

# **Саду як қисса аз хаёти Усмон ибни Аффон (р)**

**Мутарчим:  
Мухаммадикболи Садирддин**

ББК 86,38+87,717  
C-15

***Бунёди Ҷамъиятии Васатият тақдим мекунад***

Китоб фарогири қиссаҳои пурхикмат ва ибратормӯз аз ҳаёти рӯзмарраи босаодати халифаи сеоми мусулмонон Амирулмӯминин Усмон ибни Аффон (р) мебошад. Китоб барои доираи васеъи ҷавонон, донишҷӯён ва толибilmони мадориси динӣ, аҳли зиё ва оммаи мусулмонон тақдим мегардад.

*Номи китоб: Саду як қисса аз ҳаёти Усмон ибни Аффон (р)*

*Мутарҷим: Муҳаммадиқболи Садриддин.*

*Муҳаррири масъул: Файзуллоҳи Аҳё.*

*Ҳуруфчинон: Мехрбонуи Раҳимбек, Фирӯзанӣ Давлатназар.*

*Масъули чон: Нематуллоҳи Ақрам.*

*Ношир: ҶДММ «Сунатулло»*

*Супории: № 6*

*Таърихи чон: 20.02.2009*

*Теъдод: 5000 нусха*

ISBN 978-99947-733-0-5

# **Ба номи Худованди баҳшандай меҳрублон**

## **Пешгуфтор**

Амирулмўъминин ва саввумин хулафои рошидин ва яке аз даҳ нафари ба ҷаннат башоратдодашуда, домоди Паёмбар (с) Усмон ибни Аффони Қурайш... Зи-н-нурайн<sup>1</sup> ва ҳамсари ду бадри мунир. Шаш сол баъд аз ому-л-фил<sup>2</sup> дар Макка ба дунё омадааст ва дар хонадони бузург ба воя расидааст. Падараш ба тарбияву таълим ва одобу ахлоқи вай аҳаммияти хосе додааст. Қироату китобат ва ҳифзу ривоятро омӯхтааст. Ба омӯзиши насаби араб ва фунуну адаб низ машғул шудааст. Аз таъриҳ ва шеър ҳам огоҳӣ доштааст. Бештар аз дигарҳо дубайтику чорбайти аз бар медонистааст.

Усмон (р) бо тиҷорат шуғл варзида, бо маҳорату тавонгарӣ шинохта шуда буд. Ў соҳиби ахлоқи ҳамида ва сифоти олӣ буд. Ҳама фазилатҳоро дошт ва аз ҳама разоил пок буд. Ҳаргиз пеши буте саҷда накард ва дар саҳоватмандӣ машҳур буд. Ў шахси амин буд ва сию панҷумин шаҳсест, ки исломро пазируфтааст. Амакаш ба ин сабаб ўро ҳабс намуда, азоб дод, лекин бо иродai қавӣ ва имони содик, аз роҳи рост мунҳариф нашуд. Ду маротиба ҳичрат намуда, ба Ҳабаша сафар кардааст. Ду духтари Паёмбар (с), Руқия ва Умми Кулсумро ба занӣ гирифтааст. Издивоҷи онҳо бо вахӣи осмонӣ буд. Дар ҳамаи набардҳои муқобили мушрикон, Паёмбар (с)-ро ҳамроҳӣ мекард. Аз муҳорибаи Бадр ба хотири бемории ҳамсараваш Руқия бенасиб монд. Паёмбар (с) ҳиссае барои ў аз ғаниматҳо ҷудо намуд. Ўро Паёмбар (с) дар Байъату-р-ризвон<sup>3</sup> ба Макка фиристод ва бо дастони худ зада гуфт: ин байъат барои Усмон. Ў бузургиш ва хушсими буд. Миёнақад ва соҳиби сифоти неку бокаромот буд. Сухани ширину баёни мустаҳкам дошт ва бурдбору шучоъ буд.

---

<sup>1</sup> Зи-н-нурайн, соҳиби ду нур, ишора ба ду духтари Паёмбар (с).

<sup>2</sup> Ому-л-фил соле, ки дар он Арабҳо ба Макка ҳуҷум кардаанд.

<sup>3</sup> Байъату-р-ризвон, савғанди Ризвон (боги биҳишт)».

Баъд аз Умар ибни Хаттоб ба маснади хилофат расид. Бо роҳбарии ў Арманистон фатҳ гардид ва лашкари Ислом ба Африқо расид ва дар Хурасон ба чиҳод шуруъ намуд.

Ахли Табаристон бо шарофати ў Ислом оварданд. Ў аввалин касе буд, ки Масҷиду-л-ҳаром ва масҷиди Расулуллоҳро васеътар соҳт ва мардум онро қабул кард. Ў хутбаро дар ид бар намоз муқаддам кард ва ба азони аввал дар рӯзи ҷумъа амр намуд. Ў пулисро ташкил карда идораи қозиётро таъсис дод ва ахли шӯроро аз зумраи бузургон интихоб намуд. Усмон ибни Аффон нўх писар ва ҳафт дуҳтар дошт. Аз дасти исёнгарон бо зарби шамшер, ҳангоми тиловати Қуръон ва рӯзадор буданаш кушта шуд.

Рӯзи душанбе соли бисту сеи ҳиҷрӣ ба хилофат расида рӯзи ҷумъаи соли сиопанҷ дар синни ҳаштодудусолагӣ кушта шуд. Шаби шанбе байни намози шому хуфтан дар Ҳашши Кавкаб<sup>1</sup> дағн шуд.

Ин китоб иборат аз қиссаҳои латиф ва саргузаштҳои зарифест... Дар он сирати Амирулмӯъминин, саввумин хулафои рошидинро аз рузи таваллуд то ба шаҳодат расиданаш ҷамъ намудам. Ин китоб ҳаҷман хурд вале дорои панду ҳикматҳои бешумор аст. Онро аз ботил ва суханони беасос пок намудам, то ёдрас барои мӯъминон бошад. Валлоҳу валию-л-муттақин.

## 1. Ислом овардани Усмон (р)

Офтоби нубувват дар Макка дураҳшон шуда, торикиҳои ширкро аз байн бурд. Ваҳй бо равшани субҳ, ки қалбҳоро аз нав зинда мекунад, нозил шуд. Усмон (р)-ро рози ниҳонии содиконааш водор соҳт, то ҳар чи зудтар ба сӯи Паёмбар (с) биштобад ва калимаи тавҳидро бо забони воқеият бигӯяд.

Хабари исломи Усмон (р) бо суръат паҳн шуд ва оташи кинаву адноват дар дили амакаш Ҳакам ибни Абульъос ибни Умайя аланга зад. Ў Усмон (р)-ро ҳабс намуд ва бо тундӣ ба вай гуфт: Оё

---

<sup>1</sup> Ҳашши Кавкаб - ҷоест дар Мадина, пахлӯи қабристони Бақиъ, ки мулки Усмон (р) буд.

аз миллати ачдоди худ ба дини нав майл менамой? Савганд ба Худо, то дини навро тарк нагуй, ҳаргиз туро аз банд озод нахоҳам кард. Усмон (р) аз умқи дили саршор аз имонаш бо овози баланд гуфт: Савганд ба Худо, ҳаргиз ин динро тарк намекунам ва аз он чудо намешавам. Имони Усмон (р) баъд аз он, рӯз ба рӯз мустаҳкамтар мешуд ва чун амакаш ин ҳолатро дар вай мушоҳид намуд, ноумед гашт ва ўро раҳо кард<sup>1</sup>.

## **2. Издивочи Усмон (р)**

Абўлаҳаб ва ҳамсари ў Умми Ҷамил, ба бадгёиу азият нисбати Муҳаммад(с) ва дини ў пардохтанд. Пас Худованд ҳимояни фиристодаи худро замонат дод ва сураи «Масад»-ро нозил намуд.

Абўлаҳаб ва Умми Ҷамил дар ғазаб шуда ба қароре омаданд, ки бо талоқ додани ду духтари Паёмбар (с), ки дар никоҳи писарони онҳо буданд, аз ў интиқом гиранд. Он ду (Руқия ва Умми Кулсум) пеш аз ҳамбистарӣ чудо шуданд ва ин каромате буд аз Худованд барои Расули худ.

Ҳангоме ки ин хабар ба Усмон (р) расид, хеле хушхол шуд ва шитобон назди Расули Худо (с) омада, дасти Руқияро талаб намуд.

Паёмбар (с) Руқияро ба никоҳи Усмон (р) даровард ва ин беҳтарин издивоҷ буд ва онҳо беҳтарин ҷуфти муносиб ба ҳисоб мерафтанд.

Мардум мегуфтанд: Беҳтарин зану шавҳар дар таърихи башарият Руқия ва ҳамсари ў Усмон (р) мебошанд<sup>2</sup>.

## **3. Некӯтарин зан ва шавҳар**

Бо шавқу хушхолии беандоза Усома ибни Зайд, писархонди Паёмбар (с), ки писарбачаи хурдсол буд, бо табақе пур аз гӯшт, ба

---

<sup>1</sup> Ин қиссано ибни Саъд дар «Ат-табақот ал-кубр» (40/3) овардааст.

<sup>2</sup> «Тайсиру-л-кариму-л-маннон фӣ сирати Усмон ибни Аффон», с.20.

хонаи Усмон (р) омад. Онро Паёмбари Худо (с) ба духтараш Руқия (р) ва домодаш Усмон (р) ҳадя фиристода буд.

Чун дохили манзил шуд дид, ки сайида Руқия ҳамроҳи шавҳараш Усмон (р) нишаста аст. Усома гоҳ ба ў менигарист ва гоҳе ба Усмон (р).

Баъд аз он вақте назди Паёмбар (с) омад, Расули Худо (с) ба ў гуфт: Назди онҳо дохил шудӣ?

Усома гуфт: Бале.

Паёмбар (с) гуфт: Оё зану шавҳаре некӯтар аз онҳо дидай?

Усома гуфт: На, эй Паёмбар (с)<sup>1</sup>.

#### 4. Ҳичрати Усмон (р) ба сӯи Ҳабаша

Озору шиканча торафт бештар ба ҷони Усмон (р) таҳдид мекард ва кӯшишҳои коғирон барои аз имон дур соҳтани ў зиёд мешуд. Ин буд, ки Усмон тасмим гирифт, то ҳичрат намояд. Ўз зумраи мусулмонон, аввалин касе буд, ки бо аҳли хонаводааш ба сӯи Ҳабаша ҳичрат намудааст.

Чанд муддате ҳабари онҳо ба Паёмбар (с) нарасид. Паёмбар (с) барои дарёфти ҳабаре аз онҳо берун шуда, чӯёи аҳволи онҳо мешуд.

Рӯзе зане аз аҳли Қурайш омада ба Расули Худо (с) гуфт: Эй Абулқосим, домоди шуморо дар роҳи сафараш дидам, ки занаш болои маркаби логаре нишаста ва худаш аз паси он мерафтанд.

Паёмбар (с) гуфт: Ҳудованд ҳамроҳашон бод. Дар ҳақиқат Усмон (р) баъд аз Лут (а) аввалин касест, ки бо аҳлаш дар роҳи Ҳудо ҳичрат намуд<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> «Таъриху-л-хулафо», 242.

<sup>2</sup> Ниг: «Ал-матолибу-л-олия» (54/4), Бусирӣ бар ин сукутро ихтиёр намудааст. Ҳайсамӣ дар «Ал-маҷмам» гуфтааст: Табаронӣ ривоят кардааст ва дар ин Ҳасан ибни зиёди Барҷамист, ки ўро намешиносам ва бокӣ ровиён сиқа ҳастанд.

## **5. Фитнаи Начошӣ**

Дар ибтиди Ислом Усмон (р) бо ҳамсараш ба Ҳабаша ҳичрат намуданд. Ў назди Начошӣ бо як навъ каромату бузургӣ ва иззати нафс, ҳамроҳи дигар саҳобаҳо дохил шуд.

Ҳар шахсе, ки назди Начошӣ дохил мешуд, бо ишораи сар ба ў таъзим мекард, магар Усмон (р), ки ин корро накард.

Начошӣ ба ў гуфт: Чӣ чиз шуморо аз саҷда намудан, монанди дигар рафиқонат манъ кард? Усмон (р) гуфт: Ба ҷуз Ҳудо, пеши касе саҷда карданро раво намедонам.<sup>1</sup>

## **6. Издивоҷи Усмон (р) бо Ӯмими Кулсум**

Сайида Рӯқия дар Мадинаи мунаvvара вафот намуд ва рӯҳи покаш бо шавқу оромиш ба сӯи Парвардигораш рафт. Ҳузну андӯҳ дар дили Усмон (р) ҷой гирифт ва ў ин мусибату ва андӯҳро бар дили пурзахмаш ҳамчун розе ниҳон намуда буд.

Баъд аз гузашти рӯзҳо боре Усмон (р) бо Паёмбар (с) назди масҷид воҳӯрд. Паёмбар (с) фармуд: Эй Усмон! Ҷабраил маро хабар дод, ки Ҳудованд Ӯмими Кулсумро ба монанди маҳри Рӯқия ба никоҳи шумо дароварда аст.<sup>2</sup> Боз Паёмбар (с) фармуд: Ӯмими Кулсумро ба никоҳи Усмон надаровардам, магар ба ваҳье аз осмон<sup>3</sup>.

## **7. Агар назди ман духтари саввум мебуд, ҳароина ўро ҳам ба никоҳи ту медаровардам**

Дар моҳи шаъбони соли нӯҳуми ҳичрӣ сайида Ӯмими Кулсум духтари Расулуллоҳ (с) ва ҳамсари Усмон (р) баъд аз бемории вазнин аз олам даргузашт. Паёмбар (с) намози ҷанозаи ўро хонда, бо ҷашмони пур аз ашк назди қабраш нишааст.

---

<sup>1</sup> Ниг: «Осори саҳоба» (26/2).

<sup>2</sup> Тахричи Ибни Моча (110) бо исноди заъиф.

<sup>3</sup> Ҳайсамӣ дар «ал-Маҷмаъ» инро зикр кардааст (86/9) ва гуфтааст: Табаронӣ дар «ал-Кабир ва ал-Авсат» зикраш кардааст, иснодаш ҳасан мебошад.

Гаму андўхи ин мусибат ва пеш аз ин фироқи Руқия, дар қалби Усмон чой гирифта буд. Паёмбар (с) Усмонро дид, ки бо чехраи ғамнок қадам мезанад.

Паёмбар (с) ўро нидо карда, бо овози нарм ва оҳиста барояш гуфт: Эй Усмон, агар саввумин духтарам мебуд, ҳароина ўро, ба никоҳи ту медаровардам.<sup>1</sup>

## 8. Монанди Паёмбар (с) дар ахлоқ

Рӯзе Расулуллоҳ (с) назди духтараш дохил шуд, дар ҳоле ки сари шавҳарааш Усмонро мешӯст.

Паёмбар (с) фармуд: «Эй духтарам, ба Абӯабдуллоҳ (Усмон (р)) некӯй кун, зеро ўз рӯи ахлоқ шабеҳтарини асҳобам ба ман аст».<sup>2</sup>

## 9. Марде, ки малоика аз ўшарм медоранд

Усмон (р) ба андозае соҳиби ахлоқи ҳамида ва шарму ҳаё буд, ки фариштагон ўро дўст медоштанд.

Рӯзе Паёмбар (с) дар хонаи Оиша (р) такя зада буд ва рони поящ намоён буд. Абӯбакр (р) ичозат пурсид ва Паёмбар (с) мисли пештара ба ўро ичозаи дохил шудан дод ва бо ў гуфтугӯ кард.

Баъд аз он Умар (р) мисли Абӯбакр (р) дохил шуд ва Паёмбар (с) дар ҳамон ҳолати пешин боқӣ монду бо Умар (р) сӯҳбатро идома дод.

Баъд аз он Усмон (р) ичоза пурсид. Паёмбар (с) нишasti худро ба иътидол овард ва либосашро дуруст кард ва ба Усмон (р) ичозаи дохил шудан дод. Баъд аз гуфтугӯ Усмон (р) берун шуд.

Сайида Оиша (р) инро дида бо тааҷҷуб гуфт: эй Расули Худо! Абӯбакр (р) дохил шуд ба ў дикқат надодед ва ҳамчунин нисбат ба Умар (р). Аммо чун Усмон (р) дохил шуд, чаро тарзи нишаст ва либосатонро дуруст кардед? Расули Худо (с) табасум карда

<sup>1</sup>. Ниг: «Маҷмаъуз- завоид» (83/9) ва ибни Саъд (41/3).

<sup>2</sup>. Ҳайсами дар «Маҷмаъуз-ҷавоид» зикраш кардааст (14500) ва ровиённаш сиқот аст.

фармуд: «Эй Оиша! Оё ман аз марде, ки малоика аз ў ҳаё мекунанд, ҳаё нақунам».<sup>1</sup>

## 10. Аз Усмон розӣ шудам

Гуруснагӣ дар хонадони нубувват хайма зад ва муддати чор рӯз онро дар муҳосара гирифт, то ин ки шикамҳояшон ба дард омад ва атфолашон ба гиря даромаданд.

Расули Худо (с) наздашон дохил шуда, гуфт: Эй Оиша (р), оё баъд аз ман чизе ёфтед? Оиша (р) гуфт: Аз кучо? Агар онро Худованд бо дастони Шумо ба мо наорад!

Паёмбар (с) таҳорат карда ба масҷид рафт ва ба намозу дуо пардоҳт ва назди Худованди мутаол зорию тавалло намуд.

Дар охири рӯз Усмон ибни Аффон (р), ки хайру саҳоват пешаи ў буд, ба хонаи Паёмбар (с) омада, иҷозати дохил шудан пурсид. Оиша (р) аввал ҳичоб пӯшида баъд иҷозаи дохил шудан дод.

Усмон (р) бо оромӣ гуфт: Эй модар, Расули Худо кучост? Оиша (р) бо овози андӯҳгин гуфт: Эй фарзандам, оли Муҳаммад (с) чор рӯз боз чизе нахӯрдаанд.

Ашк аз ҷашмони Усмон (р) ҷорӣ гашт ва бо овози гириялуд гуфт: Нест бод дунё. Пас шитобон рафта ҷандин ҳалта орду гандум, ҳурмову гӯсфанди забҳушуда, 300 дирҳам ва дигар маводи ҳӯрокворӣ ба хонадони Паёмбар (с) фиристод.

Аммо барои омода шудани ҳамаи онҳо вакт лозим буд. Аз ин рӯ нони пухташуда ва гӯшти бирёни зиёде низ равон кард.

Усмон (р) бо табассуми ризоятмандонае аз он чӣ анҷом дода буд, ба аҳли хонаводаи Паёмбар (с) гуфт: Шумо инро бихӯред ва барои Расулуллоҳ (с), то баргаштанаш аз ин ҳӯрок омода созед.

Баъд аз он ба Оиша (р) рӯ оварда ба ў қасам дод, ки ҳар вакте бо онҳо ҷунин ҳолат рух дихад албатта, Усмонро огоҳ созад.

Баъд аз муддате Паёмбар (с) омада бо овозе, ки аз гуруснагӣ заъиф гашта буд, гуфт: Эй Оиша оё баъд аз ман чизе ёфта истеъмол намудед?

---

<sup>1</sup>. Ниг: Муслим (2401).

Оиша (р) бо чехраи кушода гуфт: Бале, эй Расули Худо. Ман донистам, ки шумо берун шуда, аз Худо илтичову дуо намудед ва Худованд дуои шуморо рад накард.

Паёмбар (с) фармуд: Пас чӣ чиз ба шумо насиб шуд?

Оиша (р) аз халтаҳои орду гандуму хурмову дигар чизҳо он Ҳазратро (с)-ро огоҳ соҳт.

Он Ҳазрат (р) пурсиданд: Онҳоро кӣ овард?

Оиша (р) гуфт: Усмон ибни Аффон (р), ба хона омад, аз ин ҳол огоҳаш кардам, гирён шуда дунёро нафрин гуфт ва савганд ёд кард, ки ҳар гоҳ чунин шуд, ўро хабар кунам.

Паёмбар (с) нанишаст ва чизе нахӯрд. Шитобон ба масҷид рафт ва дастони муборакашро боло намуда, бо тазаррӯъ дуо кард: «Эй бор Худоё, ҳароина, ман аз Усмон розӣ шудам, аз ў розӣ бош». Паёмбар (с) се маротиба ин дуоро такрор карданд.<sup>1</sup>

## 11. Усмон (р) ва яҳудии соҳиби чоҳ

Усмон (р) ахлоқे дошт, дилнавозу ҷолиб. Илова бар ин саховатманд буд ва дасти кушода дошт.

Баъд аз ҷойгир шудани мусулмонон дар Мадина ва ба ҳаёти осуда гузаштанашон мушкилоти об домангари онҳо гардид. Ин аввалин мушкиле буд, ки ҷомеаи навташкили мусулмонон аз он ранҷ мебурд.

Дар Мадинаи мунаvvара ҷоҳе буд бо номи «Румаҳ», ки оби ширин дошт. Ин ҷоҳи яҳудие буд ва обашро ба мусулмонон мефурӯҳт. Аз байни мусулмонон қасоне буданд, ки маблаги ҳариди обро надоштанд. Ин ҳолат барои онҳо хеле гарон афтод.

Паёмбар (с) ин ҳолро ҳамарӯза мушоҳида карда, андӯҳгин мешуд. Ин буд, ки мардумро ҷамъ намуда, барои ҳаридани ҷоҳ ташвиқу тарғиб намуда гуфт: «Агар шахсе ҷоҳи «Румаҳ»-ро ҳарида дар ихтиёри мусулмонон гузорад, Худованд дар ҷаннат подоши некӯтарero насибаш мегардонад».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> . Ниг: Ибни Қудомаи Мақдиси «Ар-риқату ва ал-буко» с.187, таҳқиқи Муҳаммад Ҳайр Рамазон, «Дорул-қалам» (2001).

<sup>2</sup> . Тирмизӣ (3703).

Усмон (р) инро шунида, шитобон ва бо тасмими қотеъ назди он яхудӣ рафта, дар бораи харидани чоҳ бо ў маслиҳат кард ва нисфи онро ба маблағи 12000 дирҳам харида, дар ихтиёри мусулмонон гузошт. Мусулмонон обро нӯшида сабаби захираи савоб дар номаи аъмоли Усмон (р) мегардианд.

Яхудӣ ба Усмон (р) гуфт: Эй Усмон (р) ҷоҳро бароям фосид кардӣ, нисфи дигарашро ба маблағи 8000 дирҳам бихар.

## 12. Усмон (р) дар ҷаннат аст

«Ҳароина, имрӯз дарбони Паёмбар (с) ҳоҳам буд» ин шиори Абўмӯсои Ашъарӣ (р) аст, ки ҳангоми дар «ҷоҳи Арис» таҳорат кардани Расулуллоҳ (с) ва дар он ҷо нишастанаш гуфта буд.

Абўмӯсои Ашъарӣ (р) омада ба он Ҳазрат (с) салом дод. Баъд аз он баргашта назди дарвозаи чоҳ ҳамчун дарбон нишаст.

Пас аз муддате Абўбакр (р) омада дари ҷоҳро, ки аз шоҳаҳои ҳурмо соҳта шуда буд, қуфт.

Абўмӯсо (р) гуфт: Кист он ҷо?

Абўбакр гуфт: Ман Абўбакр.

Абўмӯсо (р) гуфт: Андаке мунтазир шав.

Баъд аз он Абўмӯсо (р) назди Паёмбар (с) рафта огоҳаш кард, ки Абўбакр иҷозаи вуруд мепурсад.

Расули Худо (с) фармуд: Ўро иҷоза ва ба ҷаннат башораташ бидех.

Абўмӯсо (р) назди Абўбакр (р) рафта ба ў гуфт: Доҳил шавед. Паёмбар (с) шуморо ба ҷаннат башорат медиҳад. Абўбакр (р) доҳил шуда аз тарафи рости Расули Худо (с) нишаст.

Абўмӯсо (р) баргашта ба ҷои худ нишаст. Ин ҳангом шахси дигаре дарро кӯфт.

Абўмӯсо (р) гуфт: Кист он ҷо?

Гуфт: Умар ибни Ҳаттоб.

Абумусо (р) гуфт: Андаке сабр кун.

Абўмӯсо (р) назди Паёмбар (с) рафта салом арз кард ва гуфт: Умар (р) иҷозаи вуруд мепурсад.

Он Ҳазрат (с) фармуд: Иҷозаи вуруд ва мужда ба ҷаннаташ бидех.

Абўмўсо (р) назди Умар (р) рафта, ба ў гуфт: Дохил шавед. Паёмбар (с) ба шумо муждаи чаннат дод.

Баъд аз лаҳзае шахси дигаре дарро ба ҳаракат даровард.

Абўмўсо гуфт: Кист он чо?

Гуфт: Усмон ибни Аффон (р).

Абўмўсо (р) гуфт: Андаке сабр намо.

Сипас, Абўмўсо (р) назди Паёмбар (с) рафта ўро хабар кард.

Паёмбар (с) гуфт: Ичозат ва башораташ бидех ба чаннат, бо он «бало»-е (мушибате), ки ба ў мерасад.

Абўмўсо (р) назди Усмон (р) омада ба ў гуфт: Дохил шавед. Паёмбар (с) шуморо ба дохил шудани чаннат башорат дод, ҳамроҳ бо он мусибат, ки ба шумо мерасад.

Усмон (р) дар ҳоле ки чехрааш андўхгин шуда буд, гуфт: Эй бор Худоё, аз ту сабр меҳоҳам.

### 13. Лашкари машаққатбор

Ҳамаи нафақаҳое, ки Усмон (р) медод, дур аз риё ва мақсади дунёй буд. Мол дар дасти ў амонате буд, ки чун диҳандай он талаб мекард, иҷобат мекард.

Паёмбари Худо (с) бо хузну андўхи зиёд болои минбар шуда, мардумро ба нафақа кардан ташвиқ карда мегуфт: «Кӣ лашкари машаққатбори исломро муҷаҳҳаз месозад?»

Сукуту оромӣ байни мардум ҳукмрон буд. Усмон (р) аз ҷой барҳоста, он оромиро ҳалалдор соҳта гуфт: Дар роҳи Худо, сад уштур бо ҳамаи лавозимоташ бар дӯши ман бод.

Паёмбар (с) бори дигар нидо намуда инфоқи бештаре хост: «Кӣ лашкари машаққатборро муҷаҳҳаз месозад?»

Усмон (р) бори дигар аз ҷой барҳоста, нидои Расули Худо (с)-ро ҷавоб гуфт: Эй Паёмбар (с), дусад уштур бо ҳамаи лавозимоташ дар роҳи Худо бар дӯши ман бод.

Бори саввум нидои Паёмбар (с) баланд шуд: «Кӣ лашкари машаққатборро муҷаҳҳаз месозад?»

Усмон (р) дар посух гуфт: Эй Расули Худо (с), сесад уштур бо ҳамаи лавозимоташ дар роҳи Худо бар дӯши ман бод. Паёмбар (с) бо ҷехраи шукуфон аз минбар поин шуда, гуфт: «Бар Усмон

баъд аз имрўз, дар он чӣ амал мекунад, чизе нахоҳад буд. Бар Усмон баъд аз имрўз, дар он чӣ амал мекунад, чизе нахоҳад буд». <sup>1</sup>

## 14. Пайравӣ аз Усмон (р) намоед

Паёмбар (с) зери сояи дараҳти бузурге дур аз шӯъои тасфони офтоб нишаста буд ва шахсе назди ў барояш менавишт. Ҳангоме ки Паёмбар (с) мегуфт ва котиб суханони ўро менавишт, Абдуллоҳ ибни Ҳаволаи Маздӣ ба назди онҳо омад.

Расулulloҳ (с) фармуд: «Эй Ибни Ҳавола, оё шуморо низ нависем?

Гуфт: Дар чӣ, эй Расули Худо?

Ибни Ҳавола мегӯяд: Пас аз ман рӯй гардонид ва ба котибаш рӯй оварда, суханашро барои ў давом дод. Баъд аз он сарашро бардошта ба ман гуфт: Оё шуморо нависем, эй Ибни Ҳавола?

Гуфтам: Дар чӣ эй Расули Худо? Боз ба котибаш рӯй гардонида суханашро давом дод. Чун назар кардам, дидам, ки котиб Умар (р) аст ва донистам, ки Умар (р) чуз дар хайр чизе наменависад.

Паёмбар (с) фармуд: Оё шуморо низ нависам, эй Ибни Ҳавола?

Гуфтам: Бале.

Пас Расули Худо (с) фармуд: Эй Ибни Ҳавола, замоне ки дар атрофи замин фитнаҳое хезад, монанди шоҳҳои гов, чӣ хоҳӣ кард<sup>2</sup>.

Гуфтам: Намедонам, он чиро ки Аллоҳ (ҷ) ва Расули Ў бароям ихтиёр намоянд.

Паёмбар (с) фармуд: Дар дигар фитна чӣ хоҳӣ кард, ки баъд аз он сар мезанад, монанди ин ки фитнаи аввала наздаш монанди варамии харгӯш аст?! Гуфтам: Намедонам, он чиро Худованд ва Расули Ў бароям ихтиёр намоянд.

Паёмбар (с) фармуд: Ин шахсро пайравӣ намоед ва ба сӯи марде, ки пушташ тарафи мо буд, ишора кард.

---

<sup>1</sup>. Тирмизӣ (3700).

<sup>2</sup>. Паёмбар (с) фитнаро аз сабаби шиддат ва саҳтиаш ба шоҳҳои гов монанд соҳт. Ниг: «ан-ниҳояту фи ғарбиҳ-хадис» (67/3).

Ибни Ҳавола сўи марди ишорашуда рафта аз китфаш дошт ва сўи Расули Худо (с) гардонид. Баъд аз он ба Паёмбар (с) гуфт: Оё ҳамин аст?

Паёмбар (с) гуфт: Бале.

Ибни Ҳавола ба он шахс назар кард ва дид, ки вай Усмон (р) аст.<sup>1</sup>

## 15. Шиддат ёфтани мушкилот

Дар яке аз муҳорибаҳо ҳолати мусулмонон хеле саҳт шуд ва кор то дараҷае расид, ки ноумедӣ дар ҷеҳраи мусулмонон ва ҳуҷнудӣ дар ҷеҳраи мунофиқон намоён шуд.

Чун Паёмбар (с) ин ҳолатро дид, фармуд: Савганд ба Худо, пеш аз фурӯ рафтани офтоб Худованд ризқро мерасонад.

Усмон (р) ҷаҳордаҳо маркабро бо ҳӯрокворӣ ҳарида, нӯҳтои онро ба Паёмбар (р) чун ҳадя фиристод.

Паёмбар (с) онро дидга гуфт: Ин чист?

Гуфтанд: Усмон инро ба шумо ҳадя кардааст.

Ҷеҳраи Паёмбар (с) ва асҳоб аз ҳуҷхой дураҳшон гардид ва дар ҷеҳраи мунофиқон нағмадӣ намоён шуд.

Баъд аз он дастонашро бардошта барои Усмон (р) дуъо намуд.

Ибни Масъуд гуфт: Паёмбар (с)-ро дидам, дасташро то андозае бардошт, ки сафедии зери бағалаш намоён шуд ва барои Усмон дуъое кард ки ин дуъоро барои касе на қабл аз ин ва на баъд аз ин, нашунида будам: «Эй бор Худоё, ба Усмон ато кун... эй бор Худоё, ба Усмон ато биқун».<sup>2</sup>

## 16. Ҳамсари Усмон (р) дар ҷаннат

<sup>1</sup> . Аҳмад (109/4) дар «Фазоили сахоба» таҳти рақами (719) зикраш кард: Тахқигар: Васиюллоҳ ибни Муҳаммад-табъи «Дори ибнил-ҷавзӣ».

<sup>2</sup> . Ҳайсамӣ дар «Маҷмаъуз- завоид» (99/9) инро зикр кардааст ва гуфтааст, Табаронӣ онро ривоят кардааст, исноди он Ҳасан аст.

Паёмбар (с) байни ёронаш нишаста аз биҳишт ва неъматхое, ки Худованд барои биҳиштиён омода кардааст сухан меғуфт ва онҳоро хушхол месоҳт. Он Ҳазрат (с) фармуданд: Ман нишаста будам, ки Ҷабраил омад ва маро дар боли рости худ гирифта, доҳили ҷаннати адн бурд. Дар он ҷо бо ҷашми худ дидам, ки себе аз байн ду пора шуд. Дӯшизае аз байни он падид омад. Мисли он дӯшиза дар зебогиу камоли ҳусн ҳаргиз надида будам. Худовандро тавре ба покӣ ёд мекард, ки ҳаргиз ман он гуна тасбих нашунида будам.

Гуфтам: Шумо кистед?

Гуфт: Ман Ҳавро ҳастам, Парвардигорам маро аз нури аршаш оғарида аст.

Гуфтам: Шумо барои кистед ?

Гуфт: Ман барои диндори амин, ҳалифаи мазлум, Усмон ибни Аффон (р) ҳастам.<sup>1</sup>

## 17. Паёмбар (с) дасташро барои Усмон (р) мениҳад

Усмон ибни Аффон (р) ҳама саҳтиҳову душвориҳо ва ҳатарҳоро бидуни тарсу ҳарос паси сар карда, ҳамчун сафир аз тарафи Паёмбар (с) ба сӯи аҳли Макка рафт, то ононро огоҳ қунад, ки мусулмонон барои набард наомадаанд. Чун бозгашти Усмон (р) ба таъхир афтод, овозаи қатлаш пахн гашт, Паёмбар (с) фармуд: «То бо ин мардум начангем, боз пас наҳоҳем гашт».

Мардум аз ҷой барҳоста, бо Паёмбар (с) зери дараҳт, байъати ризвон мекарданд, ки аз набарду марг рӯ ба гурез намениҳанд...

Он Ҳазрат (с) фармуд: «Ҳароина, Усмон (р) дар хидмати Ҳудо ва Расули ўст». Пас бо як дасташ ба дasti дигараш зад ва дасти Расули Ҳудо барои Усмон (р) бехтар аз дастони мардум барои худашон буд.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> . Ниг: «Ал-матолиб ал-олия» аз ибни Ҳаҷар (55/4) Бусирӣ оиди он сукут кардааст.

<sup>2</sup>. Тирмизӣ (3703), «Сират»-и ибни Ҳишом (328/3).

Байати Ризвонғ Савғанди Ризвон

## **18. Сохиби ду нур**

Рўзе Абдуллоҳ ибни Умар ибни Абони Ҷуъфӣ ҳамроҳи тагояш Ҳусайнин Ҷуъфӣ нишаста, дар сирати амирулмўъминин Усмон ибни Аффон (р) сухан мегуфтанд.

Ҳусайнин Ҷуъфӣ гуфт: Медонед барои чӣ Усмонро Зиннурайн (сохиби ду нур) номиданд?

Гуфт: На.

Гуфт: Касе аз оғариниши Одам (а) то рузи қиёмат бо ду духтари паёмбаре издивоҷ нанамудааст ба ҷуз Усмон (р). Аз ҳамин сабаб ўро Зиннурайн номидаанд<sup>1</sup>.

## **19. Устувор бош, эй кӯҳи Уҳуд**

Ҳамроҳи Муҳаммад (с) Абӯбакру Умару Усмон (р) болои кӯҳи Уҳуд баромаданд... Кӯҳи Уҳуд аз шавқу шодӣ ба ларзиш омад. Паёмбар (с) бо расонидани мужда ба кӯҳ гуфт: Эй Уҳуд, собит бош, ки бар болои ту Набию Сиддиқ ва ду шаҳид аст.<sup>2</sup>

Набӣ, яъне Муҳаммади Мустафо (с),

Сиддиқ, яъне Абӯбакр (р) ва шаҳидон: Умар ибни Хаттоб ва Усмон ибни Аффон мебошанд.

Ин ҳадис рисолае ба Умар (р) ва Усмон (р) буд, оиди ончи, ки бар сари онҳо меомад.

## **20. Сохиби динорҳо**

Усмон ибни Аффон (р) ошкору пинҳон ба садақа кардан машғул буд. Баъд аз он ки Усмон (р) лашкари исломро мӯчаҳҳаз намуд, Паёмбар (с) ба омода кардани лашкар хотима бахшида, қасди сафар карданд.

Дар ин ҳангом Усмон (р) ба назди Паёмбар (с) омада, бо тавозӯй аз остинаш он ҳазор диноре, ки пинҳонӣ оварда буд, бароварда дар бағали Расулуллоҳ (с) андохт.

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Торихул-Хулафо» (с.240).

<sup>2</sup>. Тирмизӣ (3697), гуфтааст: ҳадиси ҳасан сахих аст.

Паёмбар (с) онхоро ба дастонашон ламс карда, ризоятмандона гуфт: «Усмонро чизе зарар нахоҳад кард, дар ончи баъд аз имрӯз амал мекунад» ва инро ду маротиба тақрор кард.<sup>1</sup>

## 21. Марде аз аҳли ҷаннат

Гурӯҳе аз саҳобагон назди Паёмбар (с) омада гуфтанд: Эй Расули Ҳудо, мардеро аз аҳли ҷаннат ба мо нишон дихед.

Паёмбар (с) фармуд: «Усмон аз аҳли ҷаннат аст<sup>2</sup>».

Паёмбар (с) боз фармуд: Ба марде ҳуҷум мекунанд, ки бо мардум байъат карда истодааст, аз матоъи пахтагини хатдор салла дорад ва аз аҳли ҷаннат аст.<sup>3</sup>

Абдуллоҳ ибни Ҳавола мегӯяд: Мо ба Усмон (р) ҳамла бурдем, дар ҳоле ки ўз матоъи пахтагини хатдор салла бар сар дошту бо мардум байъат мекард.<sup>4</sup>

## 22. Усмон амири ҳар ҷабрдидае аст

Дар масҷиди Набавӣ, Усмон ибни Аффон (р) нишаста ба ҳадиси Паёмбар (с) гӯш медод.

Паёмбар (с) фармуд: «Наздик шав эй Абӯамр... наздик шав эй Абӯамр».

Ў наздик шудан гирифт ба андозае, ки ду зонӯяш ба зонӯҳои он Ҳазрат (с) расиданд. Расули Ҳудо (с) ба осмон нигариста се маротиба гуфт: Субҳоналлоҳи-л-азим. Баъд аз он ба сӯи Усмон нигариста гуфт: Ҳароина, шумо назди аҳли осмон мартбае доред.

Шумо аз ҷумлаи қасоне ҳастед, ки бар ҳавзи ман ворид мешаванд, дар ҳоле ки аз рагҳои гардани эшон хун ҷорист. Пас мегӯям: Кӣ бо шумо чунин кард. Мегӯяд: Фулон ибни фулон.

---

<sup>1</sup> Тирмизӣ (3701).

<sup>2</sup> Имом Аҳмад дар «Ал-фазоил» овардааст (842).

<sup>3</sup> «Иътиҷор» -амома ба сар печонидан ва тарафи онро ба ҷиҳати пеш гузоштан аст, бидуни ин ки зери фук чизе гузорад. Ниг: «сан-ниҳоя» (185/2).

<sup>4</sup> Имом Аҳмад дар «Фазоили саҳоба» овардааст (845) ва Ҳоким (98/3).

Баъд аз он Паёмбар (с) гуфт: Огоҳ бошед, ки Усмон амири ҳамаи хоршудагон аст.<sup>1</sup>

## 23. Марде аз Усмон (р) амон металабад

Дар рӯзи фатҳи Макка Расули Худо (с) ҷуз чор нафар ҳамаро амон дод ва фармуд: «Агар чи худро дар пардаҳои Каъба овезон намоянд ҳам, онҳоро бикишад. Он чор нафар инҳоянд: Икрима ибни Абӯҷаҳл, Абдуллоҳ ибни Хутал, Мақис ибни Субоба ва Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абӯсарҳ.

Абдуллоҳ ибни Хуталро дар ҳоле ёфтанд, ки ба пардаҳои Каъба худро овехта буд, пас Саъид ибни Ҳорис ўро кушт. Икрима бошад исломро пазируфт. Аммо Абдуллоҳ ибни Саъд ибни Абӯсарҳ омада, назди Усмон (р) пинҳон шуд.

Чун Паёмбар (с) мардумро барои паймон гирифтан наздаш ҳонд, Усмон (р) ўро рӯ ба рӯи Паёмбар (с) гузошт ва ў исломи худро эълон кард<sup>2</sup>.

## 24. Пероҳани Худоро аз худ дур макун

Паёмбар (с) Усмон (р)-ро назди худ ҳонд ва ў омада рӯ ба рӯи он Ҳазрат (с) нишааст. Паёмбар (с) бо вай гуфтугӯи тӯлоние намуда, дар охир байни китфҳояш зада гуфт: Эй Усмон ҳароина зуд аст, ки Худованд ба шумо пероҳане мепӯшонад ва мунофиқон меҳоҳанд, ки онро аз тани шумо берун оранд, аммо онро то даме, ки бо ман бипайвандӣ, аз худ дур макун. (Ин суханро се бор тақрор кард).<sup>3</sup>

## 25. Каромати Усмон (р) бар Худо ва Расули Ў (с)

<sup>1</sup>. Имом Аҳмад дар «Фазоили саҳоба» (871) овардааст ва ибни Ҳаҷар «Ал-исоба» (560/1) ҳадис занъиф аст.

<sup>2</sup>. Ниг: «Асадул-ғобаҳ» (70/4).

<sup>3</sup>. Имом Аҳмад дар «Ал-муснад» овардааст (149, 86/6).

Дар Маккай Мукаррама, дар айёми ҳаҷ, зане аз байни гурӯҳи ҳоҷиён назди уммулмӯъминин Оиша (р) омада гуфт: Яке аз фарзандонат ба шумо салом фиристод ва аз Усмон (р) мепурсад. Чунки мардум ўро дашном додаанд.

Оиша (р) дар ҳоле, ки чехрааш андӯҳгин буд, гуфт: Шахсе, ки Усмонро лаънат кардааст, Худо лаънаташ кунад. Савганд ба Худо, ў назди Паёмбар (с) нишаста буд ва Паёмбар (с) бо пушташ ба ман такя карда буд ва Ҷабраил ба ў Куръонро нозил мекард. Он Ҳазрат (с) ба Усмон (р) мегуфт: Бинавис, эй Усмон, Худованд ин манзалатро танҳо ба касе медиҳад, ки нисбати Худову Расулаш саховатманд аст.<sup>1</sup>

## 26. Пештом дар хайр ва қушодтар кардани масцид

Дар аҳди Паёмбар (с) масцид ҳам нақши мадрасаро дошт ва ҳам ҷои намозгузорӣ буд. Инчунин аз онҷо лашкарҳо барои футухот ба ҳаракат медаромаданд. Чун футухот зиёд гардидаанд ва гурӯҳҳои зиёд омада исломашонро эълон доштанд, сафи намозгузорон зиёд шуд ва масцид барояшон танг гардид, Паёмбар (с) мардумро барои ҳаридани қитъаи замине дар ҳамсоягии масцид ташвиқ намуд, то ба масцид илова гардад. Паёмбар (с) фармуд: «Кӣ қитъаи замини оли фалонро меҳарад то ба масцид илова шавад ва Худованд барояш подоши беҳтареро дар ҷаннат насиб гадонад?

Усмон (р), марди пешқадам дар корҳои хайр, он қитъаи заминро аз моли худаш ба ивази 25000 дирҳам ҳариданд, ба масцид илова кард.<sup>2</sup>

## 27. Паймони Расули (с) барои Усмон (р)

Паёмбар (с) дар бистари беморӣ ҳобида буду ва бо овози нотавон ва шикастае гуфт: Баъзе аз ёронамро наздам бихон.

<sup>1</sup>. Аҳмад дар «Ал-муснад» овардааст (250/6) «ал-файзали» (813)

<sup>2</sup>. Ниг: «Саҳехи сунани Тирмизӣ» (292).

Сайида Оиша (р) гуфт: Абўбакрро?  
Паёмбар (с) гуфт : На.  
Оиша (р) гуфт: Умарро? Паёмбар (с) гуфт : На.  
Оиша (р): Писарамакат Алиро?  
Паёмбар (с) гуфт : На.  
Оиша (р): Усмонро?  
Паёмбар (с) гуфт : Бале.  
Чун Усмон(р) дохил шуд, он Ҳазрат (с) ба Оиша (р) гуфтанд:  
Моро танҳо гузор. Паёмбар (с) бо Усмон сиррӣ гуфтугӯ мекард ва  
ранги Усмон (р) дигаргун мешуд.

Пас ҳангоме ки исёнгарон хонаи Усмон (р)-ро муҳосира,  
карданд, мусулмонон гуфтанд: Эй амирулмӯъминин, оё бо онҳо  
намеянгӣ? Усмон (р) гуфт: На, Паёмбар (с) бо ман паймоне  
бастааст ва ман бар он паймон сабр хоҳам кард.<sup>1</sup>

## 28. Усмон (р) ва тоҷирон

Хушксолию қаҳтӣ ҳолати мардумро хеле танг карда буд. Ин  
буд, ки мардум назди халифа Расули Худо (с) ҷамъ омада бо  
таассуф ва хузни шадид, дар ҳоле ки гуруснагӣ бар онҳо ғолиб  
омада буд, гуфтанд: Осмон намеборад ва замин намерӯёнад ва  
мардум дар гуруснагии саҳт қарор доранд.

Абўбакр бо як боварию қаноатмандӣ гуфт: Бозгардед ва сабр  
кунед, охири рӯз нарасида, Худованд бароятон ризқе насиб  
мегардонад.

Муддати кӯтоҳе нагузашта буд, ки кофилай Усмон (р),  
иборат аз сад маркаби пур аз гандум ва дигар намуди ҳӯрокӣ, аз  
Шом ба Мадина расид. Мардум ва тоҷирон шитобон ба хонаи  
Усмон (р) омада гуфтанд, ки замони қаҳтӣ омадааст ва осмон  
намебораду замин намерӯёнад ва мардум дар гуруснагии саҳте  
қарор доранд ва шунидем, ки назди шумо маводи ғизой вуҷуд  
дорад. Пас ба мо бифурӯш, то бар фуқарои мусулмонон сабӯкие  
биёварем. Усмон (р) бо кушодадилӣ гуфт: Марҳабо ба шумо,

---

<sup>1</sup>. Аҳмад дар «Ал-муснад» овардааст (58/1), (69) ва «Ал-фазоил» (804)

дохил шавед ва бихаред. Усмон (р) табассумкуон гуфт: Эй точирон, аз моли Шом чӣ қадар фоида ба ман медиҳед?

Гуфтанд: бар даҳи шумо дувоздаҳ медиҳем.

Усмон (р) гуфт: Барои ман аз ин ҳам зиёд ваъда доданд.

Тоҷирон гуфтанд: Барои даҳ ҷордаҳ медиҳем.

Усмон (р) гуфт: Аз ин зиёд ваъда додааст.

Гуфтанд: Бар даҳи шумо понздаҳ.

Усмон (р) гуфт: Аз ин ҳам зиёд ваъда додааст

Онҳо дар ҳайрат монда гуфтанд: Эй Абӯамр дар Мадина ғайр аз мо дигар бозоргоне нест. Пас, кӣ ба шумо аз ин зиёд ваъда додааст?

Усмон (р) бо тавозӯй ва фурӯтани, дар холе ки ашки ризомандӣ дар ҷашмонаш ҳалқа зада буд, гуфт: Худованди таборак ва таъоло ба ҳар як дирҳам даҳ дирҳам зиёдам кардааст, оё шумо аз ин зиёдтар доред?

Онҳо дар холе ки аз суханони Усмон (р) сарҳояшон поин шуда буд, гуфтанд: На ба Худо.

Усмон (р) бо як ҳисси ризомандӣ ва қаноъатмандӣ гуфт: Шумо шоҳид бошед, ки ман барои ризои Худованд, ҳамаи ин маводи ғизоиро ба факирони мусулмон садақа додаам.

## 29. Маҳфили арӯсии Усмон (р) дар ҷаннат

Усмон (р) бо дасту дили кушод ҳамаи хӯроквориеро, ки аз Шом оварда буд ба факирон садақа кард. Худи ҳамон шаб Ибни Аббос (р) дар хоб дид, ки Паёмбар (с) дар асп ё маркабе, ки дар гарданаш гардананде аз нур ва дар дасту пойҳояш дастбанду пойбанде аз нур аст, савор ва дар ҳоли шитоб буд.

Ибни Аббос гуфт: Эй Расули Худо, муштоқи дидор ва суханони шумо гаштаам, кучо мешитобед?

Расули Худо ба ў гуфт: Эй Ибни Аббос, Усмон чунин садақае кардааст ва Худованд онро пазируфта ва арӯсе дар ҷаннат ба ў додааст ва мо ба маҳфили он даъват шудем.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> . «Ар-риқату вал-буко» с. 190.

## **30. Ғулом аз Усмон (р) қасос мегирад**

Усмон (р) дар асоси ҳисси имонии содиконааш дарк намуд, ки қасос аз нафс аввалин хатти дараачаи сафои рухӣ ва таъминкунандай роҳати замиру ботини инсон аст.

Боре Усмон (р) дар ҳолати ғазаб ба ғуломи худ ҳамла намуда, гӯши ўро саҳт фишурд, ки ў аламу дардро эҳсос намуд.

Сипас пушаймон шуда, ба он ғулом гуфт: Ман гӯши туро қашидам, пас аз ман қасос бигир.

Гуломи қасос гирифтандо рад кард, зеро ў шарм дошт.

Усмон (р) бисёр зиёд пофишорӣ намуда дasti ғуломро дошта ба гӯшаш ниҳод ва нидо кард: Бо қувват фишор дех. Эй хушо, ки қасос дар ҳамин дунё бошад на дар охират.<sup>1</sup>

## **31. Беморбинии Усмон (р)**

Боре Усмон (р) bemorero, ки дар бистар буду ҳаракат карда наметавонист, зиёрат кард. Чун Усмон (р) назди он мард нишаста ҳоли ўро дид, бо нармӣ ба ў гуфт: Бигӯ: Ло илоҳа иллаллоҳ.

Он мард бо овози хаста такрор кард.

Усмон (р) ба атрофиёни он мард нигариста, бо овози пур аз итминон гуфт: Савганд ба он зоте, ки нафси ман дар дasti Ўст, бо ин сухан ҳамаи гуноҳонаш аз байн рафт.

Марде аз ҳозирин гуфт: Оё чизе дар ин бора шунидай?

Усмон (р) гуфт: Инро аз Паёмбар (с) шунидам. Пас гуфтем: Эй Расули Худо (с), оё ин барои шахси bemor аст, пас агар инро шахси солим гӯяд, чӣ?

Он Ҳазрат (с) фармуд: Агар онро шахси солим гӯяд, гуноҳони бештареро аз байн мебараад.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Муснади осори саҳоби» (19/2)

<sup>2</sup> «Ал-Хуля» (1/61).

## **32. Либоси халифа**

Хаёти Усмон (р) сахлу содда буд ва рағбатҳои дунявий вақти зиёди ўро намегирифт.

Абдулмалик ибни Шаддод порае аз сирати Усмон (р)-ро хикоят карда мегўяд: Усмон ибни Аффонро (р)-ро рўзи чумъа болои минбар дидам. Дар тан изори адании ғафс дошт, ки қимматаш чор дирҳам буд. Он замон Усмон (р) амирул-мўминин буд.

Ҳасан (р) мегўяд: Усмон (р)-ро дар замони халифаи мусулмонон буданаш дидам, ки дар масҷид қайлула (хоби нисфириўзи) мерафт ва чун аз ҷо бармехост, пайи сангрезаҳо дар баданаш намудор буд.<sup>1</sup>

## **33. Усмон (р) бар болои қабр мегирияд**

Чехраи Усмон (р) андўхгин буду гиряни зиёд торҳои қалбашро пора карда буд. Ў сари қабре нишаста, чунон гиря мекард, ки ришу рўяш тар шуда буд.

Ба ў гуфтанд: биҳишту дўзахро ёд мекунеду намегириед, қабрро ёд карда ашқ мерезонед?! Ў бо ашки резон гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мегуфт: Қабр аввалин манзил аз манзилҳои охират аст. Агар одамӣ аз он ҷо раҳо шавад, баъд аз он барояш осонтар ҳоҳад буд ва агар аз он ҷо начот наёбад, баъд аз он барояш саҳту душвортар ҳоҳад буд.<sup>2</sup>

## **34. Усмон (р) ва ибни Масъуд (р)**

Вақте Ибни Масъуд бемор шуд. Усмон (р) ба аёдати ў рафта, ба вай гуфт: Аз чӣ шикоят доред?

Ибни Масъуд (р) гуфт: Аз гуноҳонам.

Усмон (р) гуфт: Чӣ иштиҳо доред?

Ибни Масъуд гуфт: Раҳмати Парвадигорамро.

---

<sup>1</sup> Ниг: «Осори сахоба» (27/2)

<sup>2</sup> Тирмизӣ (2308)

Усмон (р) гуфт: Оё барои шумо табибе наорам?  
Ибни Масъуд (р) гуфт: Худи табиб маро бемор кард.  
Усмон (р) гуфт: Атое барои шумо амр намоям?  
Ибни Масъуд (р) гуфт: Ба он эҳтиёҷ надорам.<sup>1</sup>

### 35. Заковати Усмон (р)

Соли 29-уми ҳичрӣ Амирулмӯъминин Усмон (р) адои ҳаҷ намуд ва ҳангоме, ки дар Мино буд, намозашро пурра хонд (қаср нахонд) ва зухрро бо мардум чаҳор ракъат хонд.

Ин хабар ба Абдурраҳмон ибни Авғ (р) расид, ки Усмон (р) бо мардум чаҳор ракъат хонд. Абдурраҳмон (р) бо асхобаш ду ракъат гузорид, баъд аз он назди Усмон (р) рафта ба ў гуфт:

Оё дар ҳамин макон ҳамроҳи Расули Худо (с) ду ракъат нагузорида будед?

Усмон (р) гуфт: Бале.

Абдурраҳмон (р) боз гуфт: Оё ҳамроҳи Абӯбакр (р) ду ракъат нагузорида будед?

Усмон (р) гуфт: Бале.

Абдурраҳмон (р) пурсид: Оё ҳамроҳи Умар (р) ду ракъат нагузорида будед?

Усмон (р) ҷавоб дод: Бале.

Абдурраҳмон (р) гуфт: Дар аввали хилофататон ду ракъат нагузорида будед?

Усмон (р) гуфт: Эй Абӯмуҳаммад, маро хабар карданд, ки баъзе ашхос аз аҳли Яман ва мардумони ҳарзагӯй, ки соли гузашта ҳаҷ намуданд, гуфтаанд: Намоз барои муқими Макка чаҳор ракъат аст. Ин имоми шумо Усмон (р) ду ракъат меҳонад ва ў муқим аст. Ў аҳли Маккаи Мукаррама аст.

Пас ман аз тарси он чӣ, ки ба сари мардум омаданаш мумкин аст, чаҳор ракъат гузоридам. Пас ҳангоме ки Ибни Авғ (р) ин кори Усмон (р)-ро аз нигоҳи ақл баҳо дод ва дид, ки савоб аст ва пеши роҳи фитнаро мегирад, бо мардум чаҳор ракъат гузорид.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Ниг: «Аз-зухҳод миатун» (96).

<sup>2</sup>. Ниг: «Таърихи Табарӣ» (268/50).

### **36. Наҷоти ин уммат дар чист?**

Баъди вафот намудани Паёмбар (с) хузну андӯҳ дар фазои нуронии Мадинаи Мунаввара хайма зада буд. Мардум бо қалбҳои нолону ашқи резон, ҳасрату надомат меҳӯрданд.

Усмон (р) бо дили озурдаву хотири парешон нишаста, баъд аз байъати Абӯбакр (р) ба ҳилофат, ёди рӯзҳои неки гузаштаро мекард. Умар ибн Хаттоб (р) аз назди ў гузашта ба ў салом дод, лекин Усмон (р) аз чӣ бошад, ки ҷавоби саломи ўро надод.

Умар (р) ба сӯи халифаи мусулмонон шитобида, ин ҳолатро ба ў нақл кард. Абӯбакр (р), аз ҷой бархоста, дасти Умар (р)-ро гирифта назди Усмон (р) омада, ба ў гуфт: эй Усмон (р), бародарат пеши ман омада даъво дорад, ки ў ба шумо салом дода ва шумо ҷавоби ўро надодаед? Туру ҷӣ ба ин водор соҳт?

Усмон (р) бо адаб ба ў гуфт: Савганд ба Худо, ман ҳис накардам, ки шумо аз назди ман гузашта, ба ман салом додаед.

Абӯбакр (р) гуфт: Дуруст мегӯед, савганд ба Худо, мебинам, ки шумо бо амре машғул будед ва дар он фикр мекардед.

Усмон (р) гуфт: Бале.

Абӯбакр (р) гуфт: Пас он ҷӣ амрест?

Усмон (р) ғамгинона гуфт: Паёмбар (с) вафот намуд ва ман напурсидам, ки наҷоти уммат дар чист? Дар ин мавзӯъ аз худам мепурсидам ва аз фурӯ рафтанам дар ин мавзӯъ ҳайрон будам.

Абӯбакри Сиддиқ бо ҷехраи ҳандон гуфт: Дар ҳақиқат ман ин масъаларо аз он Ҳазрат (с) пурсидам ва ў маро огоҳ кард.

Усмон (р) дар ҳоле, ки ғуссаву андӯҳ аз симояш дур шуда буд, бо шавқу рағбат гуфт: Пас он чист?

Абӯбакр (р) бо фурутанӣ гуфт: Аз Паёмбар (с) пурсидам: Эй Расули Худо (с), наҷоти ин уммат дар чист?

Он Ҳазрат (с) фармуданд: Калимаеро, ки ман ба амакам арза намудам ва ў онро рад кард, ҳар шахсе, ки он калимаро аз аз ман қабул намояд, пас он калима барои ў наҷот аст.

Он калимае, ки бар амакаш арз намуд, калимаи шаҳодат аст, ки нест маъбуде чуз Аллоҳ ва Муҳаммад фиристодаи барҳақки Ўст.<sup>1</sup>

### **37. Усмон (р) ёронашро аз худаш бартар мешуморад**

Амирулмӯъминин Усмон ибни Аффон (р) бо гурӯҳе аз ёронаш барои адои ҳаҷҷи умра озими Байтуллоҳ шуд.

Барои ў паррандаи пухташудае ҳадя карданд. Усмон (р) ба ёронаш гуфт: бихӯред. Аммо худаш ҷиҳати парҳезкорӣ аз хӯрдани он худдорӣ намуд.

Амр ибни Ос (р) бо тааҷҷуб ба ў гуфт: Аз он чизе, ки шумо намехӯред, ман меҳӯрам?

Усмон (р) бо фурӯтани гуфт: Ман дар ин амр мисли шумо нестам, ҳароина ин парранда, барои ман сайд шудааст. Ҳамин тариқ Усмон (р) ёронашро дар хӯрдани гӯшти парранда аз худаш бартар шуморид.<sup>2</sup>

### **38. Васияти Сиддик (р)**

Абӯбакри Сиддик (р), халифаи Расули Худо (с) дар бистари беморӣ ҳобида буду, бо қалби соғу фаросати қавии худ наздиш шудани аҷалро эҳсос менамуд. Ин буд, ки ба назди Усмон (р) шахсе фиристод, то ў васияташро барои халифаи баъд аз вай нависад.

Абӯбакр (р) ба гуфтан оғоз намуду, Усмон (р) ба навиштан. Пеш аз зикр қардани номи халифаи баъдӣ, Абӯбакр (р) лаҳзае беҳӯш шуд. Пас Усмон (р) номи Умар (р)-ро навишт.

Чун Абӯбакр (р) ба ҳӯш омад ба ў гуфт: Оё номе касеро навиштед?

Усмон (р) гуфт: Бале, навиштам.

Абӯбакр (р) гуфт: Номи киро навиштед?

Усмон (р) гуфт: Номи Умар (р)-ро.

---

<sup>1</sup>. Аҳмад (6/1) ва «Маҷмаъуз-завоид» (14/10).

<sup>2</sup>. Ниг: «Осори саҳоба» (20/2).

Абўбакр (р) бо чехраи хандон гуфт: Номи шахсеро навиштед, ки меҳостам ба навиштани номи ў амр кунам ва агар номи худатро менавиштед, шумо низ лоику сазовори он будед.<sup>1</sup>

### 39. Шахси қотил

Марде андўхгину шикастаҳол ва бо қалби маҷруҳ, ки ғуссаву парешонӣ дар симояш ҳувайдо буд, назди амирулмӯъминин Усмон (р) омад.

Он мард бо ҳарос ба ҳалифа наздик шуда, пешорўяш нишааст ва хост сухане гўяд, лекин сухан дар гулўяш банд шуд. Баъд аз сукути начандон тўлонӣ гуфт: Эй амирулмӯъминин, ман даст ба куштор задам, оё роҳи тавбае ҳаст?

Чун Усмон (р) аз ҷинояти он мард огоҳ шуд, ин оятро барояш тиловат намуд:

Суҳани Худо:

**«Ҳо, Мим. Нозил шудани ин китоб аз ҷониби Худои пириӯzmanди доност, омурзандай гуноҳ, пазирандай тавба, саҳтуқубат, соҳиби неъматҳо. Ҳеч Ҳудое барҳақ ҷуз ў нест. Бозгашти ҳама ба сўни Ўст».**

(Сураи Фоғир, оятҳои 1-3)

Баъд ба он шахс фахмонид, ки баъд аз адои хунбаҳо (дияи катл), барои қабули тавбааш монеъе нест.

Сипас барояш гуфт: Амал намо ва ноумед машав.

### 40. Шайх ва писарбача

Коргарон ба тармиму азнавсозии масҷиди набавӣ машғул буданд. Пеш аз нисфириӯзӣ, Ибни Саъиди Махзумӣ, ки писарбачаи хурдсол буд ва паррандае дар даст дошт, ба масҷид омада, онро ба осмон тарафи ҳаво дод. Дар он ҷо ҷашми Саъиди хурдсол ба мӯйсафеди нуроние афтод, ки хиште зери сараш хобидааст.

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Тайсирул-каримил-маннон фи сирати Усмон ибни Аффон» с, 20.

Писарбача ба он мўйсафед наздик шуда ба ў нигарист. Ин замон мўйсафед чашмонашро кушода гуфт: Эй писарбача, ту кистӣ?

Писарбача кӣ буданашро ба ў хабар дод. Мўйсафед писарбачаеро, ки дурттар хобида буд, садо кард, лекин ў посухаш надод. Мўсафед ба Саъид фармуд, то ўро ба наздаш бихонад. Баъд аз ин, ки он писарбача омад, мўйсафед ўро ба овардани чизе амр кард ва аз Саъид хост, ки он чо биншинад.

Баъд аз муддате шахси фиристодаи мўйсафед дар даст либоси нав, ки иборат аз изору курта ва ҳазор дирҳам буд, назди шайх омад. Шайх либоси Саъиди хурдсолро кашида либоси навро ба ў пўшонид ва ҳазор дирҳамро ба чайби ў ниход.

Саъиди хурдсол мегўяд: Ба назди падарам баргаштам. Падарам гуфт: Эй писарам, кӣ бо ту чунин кард?

Саъиди гуфт: Намедонам, шахсест дар масцид хобида, ки бехтар аз ў надида будам.

Падарашиб гуфт: Ў амирулмўъминин Усмон (р) аст<sup>1</sup>.

## 41. Ашки надомат

Замони хилофати Усмон (р) буд. Марде аз ансор назди Абдуллоҳ ибни Умар (р) омада аз ў талаб кард, ки нисбати Усмон (р) айбчўй кунад ва бисёр суханҳо гуфт.

Чун он мард аз сухан фориг шуд, Ибни Умар (р) ба ў рўй оварда бо нармӣ гуфт: Мо дар замони Паёмбар (с) мегуфтем, ки бехтарини уммати Муҳаммад баъд аз ў Абӯбакр (р), баъд аз ў Умар (р) ва баъд аз ў Усмон (р) мебошад. Савганд ба Худо, мо намедонем, ки Усмон (р) касеро ноҳақ күшта бошад ва ё ин ки гуноҳи азиме содир карда бошад. Лекин ин мол аст, агар ба шумо дихад, розӣ мешавед ва агар ба наздикини худаш дихад, нафрат мебаред. Шумо меҳоҳед, монанди Форсҳо ва Румиён бошед, ки амирони худро ба қатл мерасонанд.

Он лаҳза ашк аз чашмони он мард чорӣ шуда гуфт: Эй бор Худоё, мо инро намехоҳем<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> . Ниг: «Ал-бидояту ван-нихоя» (213/7).

## **42. Зани талоқшударо танҳо никоҳи аслӣ намоед**

Замони хилофати Усмон (р) марде савори маркаби худ ба назди ўомад. Мард гуфт: Эй амирулмӯъминин, ман ба шумо ҳоҷате дорам.

Усмон (р) гуфт: Ман ба коре ачала дорам ва агар ҳоҳед, аз паси ман савори маркаб шавед ва ҳоҷати худро баён кунед. Пас он мард ҳамроҳи амирулмӯъминин савор шуда, роҳравон гуфт: Ҳамсояни ман дар ҳолати ғазаб занашро талоқ кард ва пушаймонии зиёде қашид. Ман меҳоҳам зани ўро ба никоҳи худ дарорам ва ба ўн наздик шавам, пас аз он талоқаш бидиҳам, то назди шавҳараш равад.

Усмон (р) ўро аз ин кор манъ кард ва гуфт: Никоҳи аслӣ намо (без нияти талоқ додан).<sup>2</sup>

## **43. Усмон (р) бекор соҳтани муомиларо рад менамояд**

Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар (р) ба маблағи 600-ҳазор дирҳам замин ҳарид. Амакаш Алӣ ибни Абутолиб (р) аз ин кори ўдар ғазаб шуд, зоро он замин ба он маблағ намеарзид. Бинобар ин, назди амирулмӯъминин Усмон (р) рафт, то ин муомиларо бекор намояд.

Чун Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар (р) аз ин тасмими амакаш огоҳ шуд, шитобон назди Зубайр ибни Авом (р), ки точири бобарор буд, рафта воқеъаро ба ўнақл кард. Зубайр (р) ба ўгуфт: Ман дар ин муомилаи ҳариду фурӯш шарики шумо ҳастам.

Алӣ ибни Абутолиб (р) назди Усмон (р) омада, он чӣ бо Ибни Ҷаъфар, писари бародараш рух додааст ва шарик будани Зубайр ибни Авомро (р)-ро бо ўдар муомилаи ҳариду фурӯш нақл карда, талаби бекор кардани онро намуд.

---

<sup>1</sup> .Ниг: «Тарихи Димишқ» аз ибни Асокир (151).

<sup>2</sup> . Ниг: «Мавсуъаи фиқҳи Усмон (р)» (53).

Усмон (р) ба ў гуфт: Чӣ гуна ин муомиларо бекор мекунам, дар ҳоле, ки Зубайр ибни Авом (р) дар он шарик аст<sup>1</sup>.

#### 44. Усмон (р) ва Абӯзар (р)

Саҳобии бузург Абӯзари Ғафорӣ (р), ки дар зуҳд монанди Исо (а) буд, аз билоди Шом баргашт ва вориди Мадинаи мунаvvара шуд.

Чун амирул-мўъминин Усмон (р) ўро дид, гуфт: Марҳабо, эй бародар.

Абӯзар (р) гуфт: Марҳабо, эй бародар. Шумо дар хурмату қадрдонӣ ба мо ҳеле муболига кардед (яъне, аз ҳад зиёд меҳрубонӣ кардед). Савғанд ба Худо, агар меҳостед, ки ба зонӯ биоям, ҳароина, ба ҳадди имкон ба зонӯ меомадам. Ман рӯзе ҳамроҳи Паёмбар (с) сӯи девори фалонӣ берун шудем. Он Ҳазрат (с) ба ман гуфт: Вой бар ту баъд аз ман.

Ман гирия намудам ва гуфтам: Эй Расули Худо (с), ман баъд аз шумо бокӣ мемонам?

Паёмбар (с) гуфт: Бале, пас ҳар вақте биноро дар кӯҳи Салъ (дар Мадина) дидӣ, пас ҳудро ба тарафи ғарб ба диёри Қузоа бичаспон.

Усмон (р) сабаби бозхости ўро аз билоди Шом ба Мадина баён намуда гуфт: Хостам, ки шумо ҳамроҳи ёронатон бошед ва аз зиёни мардуми ҷоҳил бар шумо тарсидам<sup>2</sup>.

#### 45. Фаросати Усмон (р)

Марде дар аснои роҳ бо зане рӯ ба рӯ шуда, бо шаҳват ба ў нигарист. Баъдан он мард назди Усмон (р) омад.

Усмон (р) гуфт: Дар миёни шумо шахсе вучуд дорад ки асари зино дар ҷашмонашон хувайдост.

Он мард гуфт: Оё баъд аз Расули Худо (с) низ ваҳӣ нозил мешавад?

<sup>1</sup> .Байҳакӣ дар «Суннани кубро» зикр кардааст (101/6).

<sup>2</sup> . Ниг: «Сияри Аъломи Нубало» (70/2).

Усмон (р) гуфт : На, лекин мўъмин бояд фаросат дошта бошад.<sup>1</sup>

## 46. Усмон (р) ва фатҳи Африқо

Чанд муддате аз мусулмононе, ки дар Африқо будаанд, ба халифа Усмон ибни Аффон (р) хабаре нарасид. Ҳазрати Усмон (р) Абдуллоҳ ибни Зубайр (р)-ро бо чамоате фиристод, то аз онҳо хабаре биёрад.

Чун Ибни Зубайр (р) ба он чо расид, мусулмонон овози такбиру тасбих баланд намуданд. Ҷарчир – малики Рум сабаби ин нидохоро пурсид. Ба ў гуфтанд, ки лашкари нав ба онҳо илова шуд. Ҷарчир бо овози баланд садо кард: Ҳар шахсе, ки сарлашкари мусулмонон Абдуллоҳ ибни Саъд (р)-ро ба қатл расонад, ба ў 100-ҳазор динор дода ва духтарамро ба никохи ў медарорам.

Абдуллоҳ ибни Саъд (р) гуфт: Шахсе, ки сари Ҷарчирро аз танаш чудо карда ба ман биёрад, ба ў сад ҳазор динор ва духтари Ҷарчирро хоҳам дод.

Набарди рӯзона аз субҳ то нисфи рӯз идома меёфт. Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) қарор дод, ки вакти истироҳати лашкари Румро тағиyr дихад. Ў лашкари исломро ба ду гурӯҳ тақсим намуд. Як кисм то вакти пешин дар майдон ҷангид ва чун азони зухр баланд гардид, ҳар ду тараф ба макони худ рафта силоҳашро гузошта, ба истироҳат пардохтанд. Ин ҳангом Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) нисфи аскареро, ки дар набарди саҳарӣ иштирок надошт, гирифта ба макони истироҳати Румихо ҳамлаи ногаҳонӣ намуданд ва адади зиёди душманонро ба ҳалокат расонданд. Ҳуди Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) малик Ҷарчирро ба қатл расонида, духтарашро гирифта баргашт.

Ибни Саъд (р) Абдуллоҳ ибни Зубайр (р)-ро ба назди Усмон (р) фиристод, то муждана фатҳи Африқоро ба ў расонад<sup>2</sup>.

Усмон ибни Аффон (р) аз гуфтаҳои Абдуллоҳ ибни Зубайр (р) тааҷҷуб намуд ва мардумро ҷамъ намуда аз ў талаб кард, то

<sup>1</sup>. «Ҷомеъи қаромати авлиё» (150/1).

<sup>2</sup>. Ниг: «Ал-комил» аз ибни Асир (45/3, 46).

ҳодисаро ба онҳо нақл кунад ва ба онҳо бигўяд, ки пирўзӣ чӣ гуна насиби мусулмонон гардид.

## 47. Марде меҳоҳад Усмон (р)-ро ба қатл расонад

Рӯзе Усмон ибни Аффон (р) барои адои намози бомдод берун омад ва аз даре, ки ҳамеша ба масҷид медаромад, дохили шуд. Дар он ҳангом марде роҳи ўро баст.

Усмон (р) гуфт: Ба ў нигаред.

Мардум диданд, ки дар дасти он мард ҳанҷар аст.

Усмон (р) ба ў гуфт: Ин чист?

Он мард гуфт: Хостам, шуморо бикушам.

Усмон (р): Субҳоналлоҳ, вой бар ту, ба қадом сабаб маро мекушӣ?

Он мард гуфт: Намояндаи шумо дар Яман ба ман зулм кард.

Усмон (р) аз ў пурсид: Чаро даъвоятро ба ман нарасондӣ, то ҳаққатро ба ту баргардонам ва агар чунин намекардам, пас ин корро анҷом медодӣ.

Усмон (р) ба мардуми дар атрофаши ҷамъомада гуфт: Ҷӣ гуфтанӣ доред?

Гуфтанд: Эй амирулмӯъминин! Душманест, ки Худованд ба шумо имкон додаст, то сазояшро дихед.

Усмон (р) гуфт: Бандаест, ки нияти гунохеро кард, пас Худованд ўро аз ман дур соҳт.

Ҳазрати Усмон (р) аз гуноҳи ў даргузашт ва шарт гузошт, ки то замоне ў амири мусулмонон аст, дохили Мадина нашавад.<sup>1</sup>

## 48. Усмон (р) ва соҳиби замин

Усмон (р) аз шахсе заминеро харид ва он мард дар гирифтани маблағи замин аз дасти Усмон (р) таъхир кард.

Усмон (р) дар яке аз қӯчаҳои Мадина бо ў рӯ ба рӯ шуда ба ў гуфт: Туро аз гирифтани маблағи замин чӣ чиз манъ мекунад?

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Тории Мадина» (с. 1027).

Мард бо ғазаб гуфт: Шумо бо ман нодуруст муомила кардед.  
Ҳар касеро аз мардум вохӯрам, маро маломат меқунад.

Усмон (р) гуфт: Оё ин масъала шуморо монеъ шудааст?

Мард гуфт: Бале.

Усмон (р) гуфт: Байни замин ва пул якеро интихоб кун. Баъд аз он гуфт: Паёмбар (с) фармуд: Худованд мардеро, ки муштарии осон ва қозии осонқазоваткунанда бошад, дохили чаннат меқунад.<sup>1</sup>

## 49. Нигини Паёмбар (с)

«Муҳаммадун Расулуллоҳ» бо ин ибора Паёмбар (с) нигинашро наққошӣ карда буд. Он нигин то вафоташ дар дасташ буд. Абӯбакр (р) ва Умар (р) ҳам онро то вафоташон дар даст доштанд. Пас аз он то шаш соли дигар дар дasti Усмон (р) буд.

Рӯзе Усмон (р) бар сари ҷоҳи «Арис» нишаста буду он нигини Расули Худо (с)-ро ҳаракат медод, ки ногаҳон ба ҷоҳ афтид. Усмон (р) бо ҳамроҳони худ шитобон ба ҷустуҷӯи он даромаданд. Бо вуҷуди талошҳои сешабонарӯзӣ, натиҷае ба даст наоварданд<sup>2</sup>.

## 50. Тақвои Усмон (р)

Усмон (р) либосҳои сафед дар бар, озими Байтуллоҳ шуд. Чун ба минтақаи «Милал» байни Макка ва Мадина расид, Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Абӯтолиб (р) ўро истиқбол кард. Муҳаммад ибни Ҷаъфар хушбӯй истемол карда буду, либосҳои қимматбаҳои сурханги зардтоб дар бар дошт.

Вақте Усмон (р) ўро бо он сару либос дид, дар ғазаб омад ва сарзаниш карда гуфт: Оё либосе мепӯshed, ки Паёмбар (с) аз он наҳӣ кардааст<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>. Имом Аҳмад дар «Ал-Муснад» (58/1).

<sup>2</sup>. Ниг: «Табакоти ибни Саъд» (369/1).

<sup>3</sup>. Имом Аҳмад (71/1) бо исноди сахех овардааст.

Чун Худованд дар рӯзгори мардум ва рӯзии эшон фароҳӣ овард, баъзе аз аҳли Мадина ба тарбияи кабӯтар машғул шуданд. Усмон (р) аз ин рафтари онҳо дар ғазаб шуда, дар ҳар хутбаи чумъааш ба забҳи кабӯтар амр мекард<sup>1</sup>.

## 51. Риояи адаб дар баробари номи Паёмбар (с)

Кубос ибни Ашям ҳамроҳи Усмон (р) нишаста буд. Усмон (р) гуфт: Шумо бузург ҳастед ё Расули Худо (с)? Кубос бо риояи адаб гуфт: Расули Худо (с) аз ман бузургтар ҳастанд ва ман аз Расулуллоҳ (с) пештар тавллуд шудам.

## 52. Усмон (р) ва Ибни Авф (р)

Овози Усмон (р) ба Абдурраҳмон ибни Авф (р) баланд шуд. Абдурраҳмон (р) гуфт: Барои чӣ овозатро ба ман баланд мекунӣ, дар ҳоле, ки ман дар муҳорибаи Бадр иштиrok кардам ва ту накардӣ, бо Паёмбар (с) байъат кардам ва ту накардӣ, рӯзи набарди Уҳуд фирор кардӣ ва ман фирор накардам?!

Усмон (р) ба ў гуфт: Сабаби дар муҳорибаи Бадр ширкат надоштани ман ин аст, ки Паёмбар (с) маро барои нигоҳубини духтари бемораш гузошт ва маро дар ҳиссаи ғанимат шарик соҳта, аҷрамро дод. Аммо дар байъати Ризвон ширкат накарданам, ту худ аз ин огоҳӣ, ки Паёмбар (с) маро назди мушрикин фиристода буд ва чун таъхир намудам, дасти росташро ба чапаш гузошта гуфт: Ин аз Усмон ибни Аффон (р) аст. Дасти чапи Расули Худо (с) бехтар аз дасти рости ман аст. Аммо сухани ту, ки рӯзи Уҳуд фирор кардам ва шумоён фирор накардед, Худованд фармудааст:

Сухани Худо:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تُرْكَوْا وَنِكْمَةُ يَوْمِ الْحِجَّةِ إِنَّمَا أَسْتَرْزَهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَصْنِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ حَلِيمٌ﴾ آل عمران: ۱۵۵

<sup>1</sup>. Ниг: «Адаби муфрар» аз Бухорӣ раками (1301).

**«Аз миёни шумо онон, ки дар рўзи муқобалаи он ду гурӯҳ  
бигурехтанд, ба сабаби баъзе аз аъмолашон шайтон онҳоро ба  
хато афканда буд. Инак, Худованд афвашон кард, ки й  
омурзанда ва бурдбор аст!»**

(Сураи Оли Имрон, ояти 155)

Пас бо он гуноҳе, ки Худо онро баҳшида аст, маро айбдор накунед.<sup>1</sup>

### **53. Хоксории Усмон (р)**

Марде ҳамроҳи писарашиб назди амирулмўъминин Усмон (р) омада, шикоят карда гуфт:

Ин писари ман зан гирифтган намехоҳад.

Усмон (р) ба он рўй ҷавон оварда насиҳат кард ва ба издивоҷ тарғиб намуда гуфт: Оё Паёмбар (с) ва Абӯбакру Умар (р) ва инчунин мо издивоҷ накардаем?

Он ҷавон амалҳои неки худро ноҷиз шуморида, ба зўҳду ибодат рағбаташро баён дошт ва гуфт: Эй амирал-мўъминин! Кӣ монанди Паёмбар (с) ва Абӯбакру Умар (р) ва ё шумо қудрату тавоной ва ахлоқи ҳамида дорад? (Яъне, кӣ бо шумоён баробар мешавад).

Чун Усмон (р) шунид, ки ҷавон ўро сано мегўяду қадрашро мебардорад, аз гуфтаҳои ў хушаш наомад, садо баландана карда гуфт: Бас кун! Бирав, агар ҳоҳӣ издивоҷ намо ва агар на, не.<sup>2</sup>

### **54. Усмон (р) барои чӣ ҳандид?**

Усмон (р) байни асҳоби худ нишаста, ба онҳо илму адаб меомўзонид. Ў об хост то вузӯ гирад. Пас аз се маротиба шустани кафони дасташ, даҳону бинӣ, рўй ва дастонашро, то оринҷ се маротибагӣ шуст. Сипас сарашро масҳ қашид ва поҳояшро шуст. Баъд аз он худ ба худ ҳандид.

<sup>1</sup>. Ҳайсами инро дар «Ал-маҷмаъ» (88/9) зикр кардааст ва гуфтааст: Ваззор инро ривоъят кардааст ва иснодаш Ҳасан аст.

<sup>2</sup>. Ниг: «Муснади осори саҳоба» (6/2).

Пас ба ёронаш гуфт: Оё аз сабаби хандаам намепурсед?  
Онҳо бо муҳаббат пурсиданд: Чӣ чиз шуморо хандонд, эй амирулмӯъминин?

Усмон (р) бо табассум фазли таҳорат ва савоби бузурги онро баён карда гуфт: Сабаби хандаи ман ин аст, ки чун банда рӯи худро мешӯяд, ҳар хатое, ки бо рӯяш муртакиб шудааст, Худованд онро маҳв месозад ва чун дастонашро то оринҷ бишӯяд, чунин бошад ва ҳар вакто сарашро масҳ кашад ва пойхояшро шӯяд низ чунин бошад.<sup>1</sup>

## 55. Эй соҳибони мол, ҳама хайр бо шумост

Амирулмӯъминин Усмон ибни Аффон (р) амволи худро дар роҳи Худо садақа мекард. Рӯзе садақаву бахшиш мекарад ва рӯзи дигар ғуломеро озод менамуд, рӯзи саввум ба фақирону мискинон таом медод.

Боре гурӯҳе аз мардум назди ўомаданд, то бо ўсҳбате карда аз илму адаби ўбахра баранд. Марде аз байнин онҳо гуфт: Эй соҳибони мол, ҳама хайр бо шумост! Садақа мекунед, ғуломонро озод менамоед, ҳаҷ мекунед ва дар роҳи Худо нафақа менамоед.

Усмон (р) гуфт: Шумо бар мо ғибта (яъне ҳасад бидуни таманной заволи неъмат аз соҳибаш) доред? Он мард гуфт: Бале, мо ба шумо ғибта дорем.

Усмон (р) бо хоксорӣ гуфт: Савганд ба Худо, як дирҳаме, ки яке аз шумо онро бо машаққат пайдо намуда ва онро дар роҳи Худо нафақа мекунад, бехтар аст аз даҳ ҳазоре, ки аз сарвати зиёд нафақа мешавад.

Дили он мард аз чунин ахлоқ ва сухани нарми амирулмӯъминин Усмон (р) хуш шуд ва ҳамроҳ бо ёронаш Худоро шукургӯён баргаштанд.<sup>2</sup>

## 56. Шиканандай асо

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Муснади осори Саҳоба» (6/2).

<sup>2</sup>. «Муснади осори Саҳоба» (31/2).

Усмон ибни Аффон (р) бо як ахлоқи накӯ ва оромио итминон болои минбар баромада ва дар дасти рост асое дошт, ки Паёмбар (с) онро бо худ мегирифт.

Усмон (р) асоро ба ҳаракат медароварду бо овози ширину форами худ қалбҳои ҳозиринро ҳар лаҳза аз лаззати боғҳои биҳишт баҳравар месоҳт.

Ин ҳангом марде бо номи Ҷаҳҷоҳ ал-Гифорӣ аз байни ҳозирин аз ҷой барҳоста асоро аз дасти Усмон (р) рабуда, азми шикастани онро намуд.

Мардум ба ў фарёд заданд: Ин корро нақун! Аммо ў ба касе гӯш надода, асоро ба зонӯ гузашта, шикаст.

Усмон (р) ғамгин гашта аз минбар поин шуд ва ба хонааш рафт.

Худованди қодиру тавоно, пои Ҷаҳҷоҳро бо дарде, гирифтор намуд, ки сабаби қатъ гаштани поиш шуд ва соле нагузашта вафот намуд<sup>1</sup>.

## 57. Марде аз Усмон (р) мепурсад

Гурӯҳе аз мардум, ки ҳайбати бузурӣ ва нури тақво дар симояшон ҳувайдо буд, гирди ҳам ҳалқа зада будаанд. Марде аз аҳли Миср бо тааҷҷуб гуфт: Ин мардум киҳоянд?

Ба ў гуфтанд: Онҳо аз қабилаи Қурайш ҳастанд.

Баъд аз он, нигоҳи он шахс ба марде, ки бо ҳайбату бо виқор буд ва хеле монанд ба Паёмбарон афтод, ки зикри Худо ўро аз мардум дур соҳта ва гуё, ки ў худ дар танҳоӣ аст.

Он мард суол кард: Он шайх кист? Гуфтанд: Абдуллоҳ ибни Умар (р). Он мард, шитобон, гӯё, ки гумкардаашро ёфта бошад, сӯи ў рафта гуфт: Эй Ибни Умар, ман шуморо аз чизе мепурсам ва шумо посухам дихед. Он мард ба пурсидан оғоз кард ва гуфт: Оё медонед, ки Усмон (р) рӯзи набарди Ухуд фирор намуд?

Ибни Умар (р) гуфт: Бале.

Он мард боз гуфт: Оё медонед, ки дар муҳорибаи Бадр ширкат надошт?

Ибни Умар (р) гуфт: Бале.

---

<sup>1</sup>. «Ал-исобаҳ» (622/1).

Он мард боз пурсид: Оё медонед, ки ў дар байъати Ризвон ҳузур надошт?

Ибни Умар (р) гуфт: Бале.

Баъд аз он гўё, ки он мард ғолиб шуда бошад, садо баланд карда гуфт: Аллоҳу акбар.

Ибни Умар (р) ба он мард назари таъсиррасонандае кард ва аз он чи дар қалбаш буд, огоҳ шуда ва барои дур карданӣ он аз дили ў гуфт: Биё то бароят баён намоям. Дар масъалаи фирори ў аз набарди Ухуд, ман шаҳодат медиҳам, ки Худованд ўро баҳшида аст.

Ва ҳозир нашуданаш дар муҳорибаи Бадр бо ин сабаб буд, ки духтари Расули Худо (с) ҳамсари ў, bemor буд. Пас расули Худо ба ў гуфт: Барои Шумо аҷри шахсест, ки дар муҳорибаи Бадр иштирок карда ва монанди он дар ғанимат сахм доред.

Аммо ҳузур надоштанаш дар байъати Ризвон ба ин сабаб буд, ки шахсе аз Усмон (р) дар Маккаи мукаррама азистар набуд, бинобар ин, Паёмбар (с) ўро ба он ҷо фиристод ва байъати Ризвон баъд аз фиристода шудани Усмон (р) ба Макка сурат гирифт. Пас Расули Худо (с) дасти чапи мубораки худро болои дасти росташ гузашта гуфт: «Ин барои Усмон (р) мебошад».<sup>1</sup>

## 58. Се нафар аз Қурайш

Абдуллоҳ ибни Умар (р) бо ҷавонон нишаста, фазилатҳои гузаштагонеро, ки аввалин шуда дини Исломро қабул карда буданд, ёдоварӣ менамуд ва аз ахлоқи ҳамидаи онҳо ривоят мекард, то аз он бузургон таълим гиранд.

Ў гуфт: Аз аҳли Қурайш се нафаранд, ки аз ҳамаи мардум, ҷехраашон нуронитар, ахлоқашон некӯтар ва ҳаёашон бештар аст. Агар бо шумо сухане гўянд, ё шумо бо онҳо сухане гўед, ба шумо дурӯғ намегўян. Онҳо Абӯбакри Сиддиқ (р), Усмон ибни Аффон (р) ва Абӯубайда ибни Ҷарроҳ (р) мебошанд<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> . Бухорӣ (363, 54/7).

<sup>2</sup> . Ниг: «Ал-ҳиляҳ» (56/1) ва «Ал-исобаҳ» (253/2).

## 59. Ҳаёи Усмон (р)

Ҳасан (р) бо мардум нишаста, дар бораи адабу ҳаёи Усмон (р) ба онҳо нақл карда гуфт: Чун Усмон (р) дар дохири хона мебуд, барои ғусл кардан, дарро пӯшида, сапас либосашро мекашид ва аз ҳаёи худ рост намеистод, балки нишаста ғусл мекард<sup>1</sup>.

## 60. Зани тӯҳматшуда

Занеро назди амирулмӯъминин Усмон ибни Аффон (р) оварданд, ки ҳамагӣ пас аз 6 моҳи бордорӣ, таваллуд намуда буд. Ҳазрати Усмон (р) дар ин амр аз изҳори раъи хеш худдорӣ намуд ва болои минбар баромада ба асхоби Расули Худо (с) пешниҳод кард, ки дар масъала мувофиқи Китобу Суннат ҳукм намоянд. Аз байни онҳо Ибни Аббос (р) садо баланд карда гуфт: Худованд мефармояд:

﴿وَصَيَّنَا أَلْأَنْسَنَ بِوَلَدِهِ إِحْسَنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَجَمْلَهُ وَفَصَلَهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا﴾

١٥ ﴿الأحقاف﴾

«Одамиро ба некӣ кардан бо падару модари худ супориш кардем. Модараши ўро бо душворӣ бардошт (ҳангоми ҳомилагӣ) ва ба душворӣ ба замин ниҳод (яъне, таваллуд кард). Ва муддати ҳамл ва то аз шир боз гирифтанаш, сӣ моҳ аст».

(Сураи Ахқоғ, ояти 15)

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرضِّعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوَّلَيْنِ كَامِلَتِيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةَ﴾ الْبَقْرَةٌ ٢٣٣

«Модароне, ки меҳоҳанд шир доданро ба фарзандони худ комил созанд, ду соли тамом ширашон бидиҳанд.

(Сураи Бақара ояти 233)

<sup>1</sup>. Ниг: «Аз зуҳд» аз Имом Аҳмад (128).

Пас чун давраи ширхорагияш ба итмом расид, ҳамли ў, яъне бордорияш шаш моҳ мебошад. Баъд аз ин суханони Ибни Аббос (р), Усмон (р) он занро озод намуда, сангсор накард.<sup>1</sup>

## 61. Ҳаққи Усмон (р) бар Ибни Умар (р)

Ибни Умар (р) бо як нерумандӣ ва шуҷоати беназир шамшер ба даст гирифт ва ҷавшану сипари худро бардошта, бо қувваи имони худ ва рағбат барои дифоъ аз амирулмӯъминин Усмон (р) ҳамаи сафҳоро пора кард.

Сипас ҳамчун шери жаён пеши рӯи Усмон (р) истода гуфт: Бо Расули Худо (с) будам, ҳаққи рисолату нубувватро шинохта ва қадри онро доштам.

Ҳамсӯҳбати Абӯбакр (р) будам ва ҳаққи хилофати ўро шинохта эҳтиромашро доштам.

Инчунин ҳамроҳи Умар (р) будам ва ҳаққи падарӣ ва халифаигӣ ўро шинохта посаш доштам.

Шуморо низ монанди онҳо эҳтиром менамоям ва ҳаққатонро мешиносам.

Усмон (р) бо ҷехраи кушода ва изҳори ризоятмандӣ гуфт: Худованд туро подоши неке аз аҳли байти насиб кунад. Дар хонаат нишин, то ин ки амри ман ба ту расад.<sup>2</sup>

## 62. Шафоати Усмон (р) дар рӯзи қиёмат

Паёмбар (с) бо ҷамъе аз ёронаш нишаста, бо онҳо сӯҳбат мекард. Он Ҳазрат (с) дар бораи яке аз онҳо, ки назди Худованд қадри бузурге дорад, бо шавқ сӯҳбат мекард.

Расули Худо (с) гуфт: «Савганд ба он зоте, ки ҷони ман дар дасти Ўст, бо шафоати яке аз умматонам, ки аз аҳли байти ман нест, адади бузурге аз оташи дӯзах мебарояд, ки аз қабилаи Рабиъа ва Музир бештар аст.

Ҳасан (р) гуфт: Он шахсро Усмон ибни Аффон (р) ё Увайси Қараний (р) мегуфтанд».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> . Ниг: «Торихи Мадина» (977, 978/3).

<sup>2</sup> . Ниг: «Муснади осори сахоба» (27/2).

## **63. Махфили аруси**

Рўзи маҳфили аруси писари Муғира ибни Шўъба (р) буду саодату хушхолӣ дар дили ҳамагон чой гирифта буд. Вай ҳамаи мардумро ба маҳфил даъват карда, ба назди ҳалифаи мусулмонон – Усмон ибни Аффон (р) дохил шуд ва ўро низ даъват намуд. Ҳалифа даъвати он писарро пазируфт ва бо тавозӯй дар маҳфили аруси ҳозир шуд.

Усмон (р) ба ҳозирин гуфт: Ман дар ҳақиқат рўза дорам, лекин хостам, ки даъвати ўро қабул карда, барояш дуои хайр намоям.<sup>2</sup>

## **64. Саховати Усмон (р) ва муруввати Талҳа (р)**

Аз амирулмўъминин Усмон ибни Аффон (р) дар назди Талҳа 50 ҳазор дирҳам буд. Рўзе Усмон (р) сўйи масцид мерафт, ки Талҳа ибни Убайдуллоҳ ўро дар роҳ воҳӯрда гуфт: Маблаги шумо омодааст ва онро қабул намоед. Усмон (р) бо сахову қарам гуфт: Эй Абумуҳаммад, барои он муруввате, ки кардед, онро ба шумо баҳшидам.<sup>3</sup>

## **65. Муҳаббати шўро**

Усмон (р) дар масциди Расули Худо (с) бо оромиву тамкин нишаста, машғули зикр буд. Ин ҳангом ду марде дар масъалае бо ҳамдигар ҳусумат карда, шитобон назди ўмаданд.

Ҳазрати Усмон (а) ба яке аз онҳо фармуд, то Алӣ (р)-ро назди ўхонад ва ба дигарӣ фармуд, то Талҳа ибни Убайдуллоҳ, Зубайр ва Абдурраҳмон ибни Авфро даъват намояд.

Чун ҳамаи онҳо ҷамъ омаданд, Усмон (р) ба он ду марде, ки ҷанҷол қарда буданд, гуфт: Акнун шикояти худро гўед. Баъд аз

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Аз-зухд» аз имом Аҳмад (128).

<sup>2</sup>. Ниг: «Аз-зухд» аз имом Аҳмад (131).

<sup>3</sup>. Ниг: «Ал-мурувват» аз марзбони раками (64) таҳқики Муҳаммад хайр Рамазон.

шунидани сабаби ихтилоф байни он ду шахс Усмон (с) рў ба саҳобагони Паёмбар (с) оварда гуфт: Ба ман маслиҳат дихед.

Пас агар назари саҳобагони Паёмбар (с) бо раъии Усмон (р) мувофиқат мекард, он раъи нисбати он ду шахс амалӣ мегардид ва агар назари саҳобагони Паёмбар (с) бо раъии Усмон (р) мувофиқат намекард, онгоҳ Усмон (р) дар он масъала бори дигар таҷдиди назар мекард.<sup>1</sup>

## 66. Писарбачаи дузд

Писарбачаеро назди Усмон ибни Аффон (р) оварданд, ки дуздӣ карда буд ва хостанд ба ў ҳадро (ҷазои шаръӣ) чорӣ қунанд.

Усмон ибни Аффон (р) гуфт: Мӯи зери нофашро бубинед. Чун диданд, мӯи зери ноф набароварда буд. Усмон (р) ўро озод намуд.<sup>2</sup>

## 67. Ҳадияи тифли нағзод

Зане ҳамеша назди Усмон (р) меомад. Ҳазрати Усмон (р) рӯзе ўро надида пурсид: Фалон зан кучост, ки намебинамаш?

Ҳамсари Усмон (р) гуфт: Имшаб писарбачае таваллуд кардааст. Усмон (р) ба он зан панҷоҳ дирҳам ва як сару либос фиристода, ба вай гуфт: Ин ҳадияи писарат ва ин сару либоси ўст<sup>3</sup>.

Абӯисҳоқ ҳабар додааст, ки боре падаркалонаш аз назди Усмон (р) мегузашт, Усмон (р) аз вай пурсид: Эй шайх чанд фарзанд доред?

Он шайх төъдоди фарзандонашро муайян кард. Амирулмӯъминин Усмон ибни Аффон (р) гуфт: Ба шумо 15-ҳазор ато бахшидему ба фарзандонат сад-сад.

## 68. Ҳавф аз Ҳудованӣ (ҷ)

<sup>1</sup>. Ниг: «Аҳборул-қузот» (110/1).

<sup>2</sup>. Ниг: «Тарихи Мадина» (980/3).

<sup>3</sup>. Ниг: «Осори Саҳоба» 26/2.

Оташи тарс аз Худованд ҳамеша дар дили Усмон (р) аланга мезад. Аз ин рӯ барои худ зиндагии содаву оддӣ ихтиёр намуда буд. Усмон (р) мегуфт: Агар ман байни биҳишту дӯзах бошам ва надонам, ки ба қадомаш маро хоҳанд бурд, хокистар шуданро ба худ беҳтар медонам, пеш аз ин, ки аз масири худ огоҳ гардам.<sup>1</sup>

## 69. Шаробнӯш

Марде дар замони хилофати Усмон (р) барои шаробнӯшӣ дурра зада шуд. Он мард назди Усмон (р) макону манзалат дошт ва дар хилват бо ў менишастан. Пас аз он ки дурра зада шуд, он мард хост боз бо Усмон (р) нишинад, лекин Усмон (р) ўро манъ карда, гуфт: Ҳаргиз танҳо ба маҷлиси ман наё, магар ин ки шахси саввум бо мо бошад<sup>2</sup>.

## 70. Тавозӯй Усмон (р)

Усмон ибни Аффон (р) ҳар гоҳе, ки аз Маккан Мукаррама бармегашт, дар маконе бо номи «Муаррас» поин мешуд. (Муаррас: ҷоест такрибан 10 километр дурттар аз Мадинаи Мунаввара, ки Паёмбар (с) он ҷо истироҳат карда, баъд вориди Мадина мешуданд). Ҳар гоҳ ки Усмон (р) савори маркаб шуда, вориди Мадина мешуданд, ба хотири тавозӯй писарбачаеро дар қафои маркаби худ савор мекарданд, то монанди дигар шоҳон набошад.<sup>3</sup>

Усмон (р) ба мардум таоми шоҳона медод, ба мисли гӯшту асалу нон ва ғайра, баъд дохили хонаи шуда, худ таоми оддӣ меҳӯрд, ки аз сиркову зайдун иборат буд.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Осории сахоба» 26/2.

<sup>2</sup>. Ниг: «Осори сахоба» (22/2).

<sup>3</sup>. Ниг: «Осори Сахоба» (43/2).

<sup>4</sup>. «Таҳазиб-ул-хилия» (78/1).

## **71. Нихолшинонии Усмон (р)**

Марде назди Усмон (р) дохил шуд ва ўро дар ҳоли шинонидани дараҳт дида, бо тааҷҷуб гуфт: Эй амирулмӯъминин, дар ин бевақтӣ дараҳт мешинонед!?

Усмон (р) табассумкунон гуфт: Чун назди ман биёед ва ман дар ҳоли анҷом додани кори нек бошам, беҳтар ва хубтар аст аз ин, ки биёеду ман дар ҳоли иҷрои кори баде бошам!<sup>1</sup>

## **72. Гурӯҳи пайрав аз Мусайлама**

Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) гурӯҳеро дар Куфа дастгир кард, ки мардумро ба дини Мусайламаи Каззоб даъват мекарданд. Баъд аз он ба амирулмӯъминин Усмон ибни Аффон (р) нома навишта, ўро аз ин амр огоҳ соҳт ва маслиҳат пурсид.

Усмон (р) ба ў навишт: Дини ҳаққро ба онҳо пешкаш намо ва ин шаҳодатро, ки: Нест маъбуде ҷуз Худои яккаву ягона ва Муҳаммад (с) фиристодаи Худост талқин кун! Пас ҳар кас инро қабул намуда, аз Мусайлама безорӣ кард, ўро нақӯш ва шахсе, ки дини Мусайламаро ҷонибдорӣ кард, ўро бикӯш.

Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ба фармудаи Усмон (р) амал кард. Гурӯҳе аз онҳо исломро қабул намуда наҷот ёфтанд ва гурӯҳи дигаре, ки ба дини Мусайлама бοқӣ монданд, кушта шуданд.<sup>2</sup>

## **73. Бузургдошти амаки Паёмбар (с)**

Марде бо Аббос ибни Абдулмуталлиб (р) низоу қашмакаш карда, ўро таҳқир намуд. Усмон (р) амр намуд, то ўро чанд дуррае бизананд.

Усмон (р) гуфт: Оё ман ба таҳқири амаки Расули Худо (с) руҳсат медиҳам?! Модоме ки Паёмбар (с) ўро бузург доштааст.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> . Ниг: «Осори саҳоба» (9/2).

<sup>2</sup> . Ниг: «Осори саҳобаи» (9/2).

Усмон ибни Аффон (р) ахли байтре бузург медошт. Агар Аббос ибни Абдулмуталиб (р) аз назди Умар ибни Хаттоб (р) ва Усмон ибни Аффон (р) мегузашт ва онҳо савора мебуданд, хар ду ба хотири эҳтироми эшон аз маркаб поин мефаромаданд ва пиёда роҳ мерафтанд<sup>2</sup>.

## 74. Усмон (р) назди ахли китоб

Амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб (р) яке аз олимони ахли китобро ба назди худ хонда аз ў пурсид: Оё дар ягон китобатон аз мо зикр шудааст? Он донишманди ахли китоб гуфт: Сифат ва амалҳои шумо зикр шудааст, аммо номҳоятон на. Умар (р) пурсид: сифати ман чӣ гуна зикр шудааст? Он донишманди ахли китоб гуфт: Порае аз оҳан.

Умар (р) гуфт: Пораи оҳан чист?

Усқуфи масехӣ гуфт: Амири шадид (саҳтгир).

Умар (р) гуфт: Аллоҳу акбар. Сифати касе, ки баъд аз ман меояд чӣ гуна аст?

Донишманди ахли китоб гуфт: Он марди солеҳе хоҳад буд, ки дар наздиконаш таъсир мегузорад.

Умар (р) гуфт: Худованд Усмон (р)-ро раҳм кунад! (Ва ин суханро се бор тақрор кард)<sup>3</sup>.

## 75. Усмон (р) ва моли Утба

Умар ибни Хаттоб (р) Утба ибни Абӯсуфёнро амири Тоиф таин карда, ба он чо фиристод. Баъд аз он, ўро аз вазифа озод кард, дар сари роҳи ў нафаронеро гузошт ва онҳо аз Утба сӣ ҳазор маблағ ёфтанд. Умар (р) ба ў гуфт: Ин маблағ аз кучост? Гуфт: Савганд ба Худо, ин на моли шумост ва на аз мусулмонон, лекин молест, ки барои харидории ҳоҷатам муайян кардаам.

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Осори саҳоба» (14/2).

<sup>2</sup>. Ниг: «Уюн-ул-ахбор» (269/1).

<sup>3</sup>. Абдувуд зикрааст (4656).

Умар (р) гуфт: Мо агар аз коргарамон маблағе ёбем, онро ба байтулмол мегузорем. Сипас он маблағро ба байтулмол фиристод.

Рўзҳои зиёде гузашту Усмон (р) ба хилофат расид. Ў рўзе ба Утба (р) гуфт: Оё ба гирифтани он мол рағбат доред? Зоро ман дар гирифтани ин мол аз ҷониби Ибни Хаттооб далиле намебинам?

Утба (р) гуфт: Савганд ба Худо, ман ба он мол рағбат дорам, лекин ҳукми касеро, ки пеш аз шумо буд, рад накунед, то ин ки қасоне, ки баъд аз шумо меоянд, ҳукми шуморо рад накунанд.<sup>1</sup>

## 76. Марде дар бораи Усмон (р) мунозира мекунад

Марде назди Алӣ ибни Абӯтолиб (р) омада, ба ў гуфт: Усмон (р) дар дўзах аст.

Алӣ (р) гуфт: Аз кучо донистӣ?

Он мард гуфт: Зоро ў ҷандин ҳодисаэро ба бор овард.

Алӣ (р) ба ў гуфт: Агар шумо духтаре дошта бошед, пеш аз он ки машварат кунед, онро ба шавҳар медиҳед?

Мард гуфт: На.

Алӣ (р) гуфт: Ба ман бигӯед, ки Паёмбар (с), пеш аз анҷом додани коре, аз Ҳудованд истихора (талаби хайр) мекард ё на?

Мард гуфт: Аз Ҳудованд истихора мекард.

Алӣ (р) пурсид: Оё Ҳудованд барои Паёмбар (с) хайрро насиб мегардонд ё на?

Мард гуфт: Хайрро насиби ў мегардонд.

Алӣ (р) гуфт: Пас, ба ман бигӯ, оё Ҳудованд барои издивоҷи духтари Паёмбар (с) Усмон (р)-ро интихоб намуд ё на?

Мард гуфт: Оре, Ҳудованд Усмон (р)-ро интихоб намуд. Ва шармсору ноком шуда, баргашта рафт.

## 77. Хитоби Усмон (р) ба ёрони худ

Чун муҳосира бар Усмон (р) шадидтар шуд, назди мардум баромад, то фазилати худро ба онҳо ёдоварӣ кунад.

---

<sup>1</sup>. Ниг : «Ал-ъикд-ул-фарид». (48/1).

Усмон (р) сарзанишкуон ба онҳо гуфт: Шуморо ба Худованд қасам медиҳам, оё медонед, ҳангоме ки кӯҳи Ҳиро ба ларза омад, Расули Худо (с) гуфт: Собит бош, эй Ҳиро! Дар болои ту Набӣ ва Сиддиқ ва ду шаҳид ҳузур доранд ва ман он ҷо будам?

Гуфтанд: Бале.

Боз Усмон (р) гуфт: Шуморо ба Худованд қасам медиҳам, оё медонед, ҳангоми байъати Ризвон Паёмбар (с) маро назди мушрикин ба Макқа фиристод ва дасти чапи худро болои дасти росташ гузашта гуфт: Ин дасти ман ва дасти Усмон аст ва барои ман байъат кард?

Гуфтанд: Бале.

Пас гуфт: Шуморо ба Худованд қасам медиҳам, оё медонед, ки Расули Худо (с) дар вакти омодасозии «Лашкари пурмашаққат» гуфт: Кӣ нафақае мекунад, ки лашкар омода гардад, пас ман он лашкарро муҷаҳҳаз соҳтам?

Гуфтанд: Бале.

Усмон (р) боз гуфт: Шуморо ба Ҳудо қасам медиҳам, оё медонед, ки ман ҷоҳи «Рұмаҳ»-ро, ки касе бе пардоҳти маблағ аз оби он наменӯшид, харидам ва дар ихтиёри факиру сарватманд ва муқиму мусоғир гузаштам?

Гуфтанд: Бале.<sup>1</sup>

## 78. Байни Умар (р) ва Усмон (р)

Чун Рукия, духтари Паёмбар (с), ки ҳамсари Усмон (р) буд, вафот ёфт, Умар (р) назди Усмон ибни Аффон (р) омада, духтараш Ҳафсаreso барои издивоҷ ба ў пешниҳод намуд. Лекин Усмон (р) сокит монд, зеро огоҳӣ дошт, ки Расули Худо (с) иродай издивоҷ бо Ҳафсаreso дорад.

Умар (р) дар ғазаб шуда, назди Паёмбар (с) рафт ва аз ин рафтори Усмон (р) шикоят кард. Паёмбар (с) ба ў гуфт: Зуд аст, ки Худованд духтари шуморо ба касе беҳтар аз Усмон (р) издивоҷ мекунонад ва Усмон (р)-ро ба касе, ки беҳтар аз духтари шумост издивоҷ мекунонад.

---

<sup>1</sup> Тирмизи (3699) ва имом Аҳмад дар «Фазоили саҳоба» (751).

Пас Расули Худо (с) Ҳафсаро ба занӣ гирифт ва Усмон (р) духтари Паёмбар (с)-ро.<sup>1</sup>

## 79. Алий (р) Усмон (р)-ро об менӯшонад

Муҳосира бар Усмон (р) хеле саҳт шуд, ба он андозае, ки аз бе обӣ, аз он ҷоҳи камоби доҳили ҳавлиаш истифода менамуд. Ҷубайр ибни Мутъам назди Алӣ ибни Абӯтолиб (р) рафта, бо як ғаму андӯҳе ҳолати Усмон (р)-ро ба ў шарҳ дода гуфт: Оё шумо розӣ ҳастед, ки Усмон (р) дар чунин ҳолат бимонад? Алӣ (р) гуфт: Субҳоналлоҳ! Оё ў ба чунин ҳол расидааст?

Алий (р) зуд аз ҷой барҳост ва зарфи пур аз обро гирифта доҳили ҳавлии Усмон (р) шуд ва ўро об нӯшонд<sup>2</sup>.

## 80. Васияти Усмон (р)

Чун Усмон (р)-ро ба шаҳодат расониданд, аз ҳазинаи ў сандуқи қуфлзадаеро ёфта, онро боз намуданд. Аз доҳили он зарфи ҳурди сарпӯшдоре ёфтанд, ки даруни он варақе бо навиштаоти зер гузошта шуда буд: Ин васияти Усмон (р) аст. Бисмилоҳи-р-раҳмони-р-раҳим. Усмон ибни Аффон бар ягонагии Ҳудованд шаҳодат медиҳад ва шаҳодат медиҳад, ки Муҳаммад (с) банда ва фиристодай Ўст ва ин, ки биҳишту дӯзах ҳақ аст. Ҳудованд дар рӯзи қиёмат мурдагонро боз бармеангезад. Ҳудованд ба ваъдаи ҳуд муҳолифат намекунад. Мо бар ин ақида зиндагӣ мекунем ва бар он мемиренам ва бар он рӯзи қиёмат дубора зинда мешавем, иншоаллоҳ<sup>3</sup>.

## 81. Усмон (р)-ро накушед!

Абдуллоҳ ибни Салом (р) ҳангоми дар муҳосира будани Усмон ибни Аффон (р) наздаш омад. Баъд аз баромадани мардум,

<sup>1</sup> Ниг: «Ал-ъиқд-ул-Фарид» (96/7).

<sup>2</sup> Ниг: Ибни Асокир (369).

<sup>3</sup> Ниг: «Осори саҳоба» (29/2).

ўро дар ҳавлияш танҳо ёфт. Ибни Салом (р) ба ўсалом дод. Усмон (р) гуфт: Эй Ибни Салом барои чӣ омадаӣ? Ў гуфт: Омадаам бо шумо бимонам, то замоне ки Худованд бароятон кушоише насиб кунад, ё бо шумо ба шаҳодат бирасам. Зоро ман мебинам, ки онҳо нияти күштани шуморо доранд ва агар шуморо бикушанд, ин хайр барои шумо ва шарру бадӣ барои онҳост. Усмон (р) гуфт: Бо он ҳақке, ки ман бар шумо дорам, меҳоҳам шумо назди онҳо бароед. Агар хайре бошад, Худованд тавассути шумо биёрад ва агар шарре бошад, Худованд таввассути шумо онро дур намояд.

Абдуллоҳ ибни Салом (р) назди тазохӯркунандагон баромад. Баъд аз ҳамду санои Худованд, ба ҷамъомадагон гуфт: Он умматҳое, пеш аз шумо буданд, агар паёмбаре аз онҳо дар байнашон күшта мешуд, хунбаҳояш күштани 70-ҳазор ҷанговар дар ивази ў буд ва агар ҳалифае аз онҳо күшта мешуд, хунбаҳояш күштани 35-ҳазор ҷанговар бар ивази ў буд.

Пас, имрӯз ба күштани ў нашитобед. Ба Худованд савганд ёд мекунам, ки агар аҷали ў расида бошад, дар китоби Илоҳӣ онро дармеёбем. Боз савганд ба Худо, ҳар касе аз шумо ўро мекушад, рӯзи қиёмат шал ва бо дастони бурида, бо Худованд рӯ ба рӯ мешавад<sup>1</sup>.

## 82. Усмон (р)-ро дашном надиҳед!

Ҳасаду кина дар қалбҳои мариzu сустимон ба чӯш омада ва гумроҳӣ дар қалбҳое, ки холӣ аз нури имон буданд, чой гирифт.

Рӯзе гурӯҳе аз мардуми бадфитрат ва ҳасуд нишаста, дар сирати Усмон (р) суханҳои носазову қабех гуфта, ўро дашном медоданд. Чун Абдуллоҳ ибни Умар ибни Ҳаттоб (р) шунид, ки дар шаъни Усмон (р) бадгӯй доранд, ғазаб вуҷуди ўро фаро гирифт ва ба эшон ҳамла оварда, бо забони бурро ва аз шамшер тезтар, гуфт: Усмон (р)-ро дашном надиҳед! Мо ўро аз бехтаринон меҳисобидем<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> .Ниг: «Фазоил-ус-саҳоба» (774).

<sup>2</sup> . Аҳмад дар «Фазоили-саҳоба» (744).

## **83. Гуфтугүй оромона бо тазохуротқунандагон**

Амирулмұмған Усмон ибни Аффон (р)-ро аз ҳама өненип ишота намуданд, лекин имони ўро шикаст дода натавонистанд ва азми ўро заъиф насохтанд. Онҳо ҳила намуда ду мардеро барои қатли ўғиристанд. Пас марди аввал, ки аз бани Лайс буд, дохил шуд, то ўро бикушад.

Усмон (р) оромона гуфт: Ин мард аз күчост?

Он мард гуфт: Аз бани Лайс.

Усмон (р) гуфт: Ту соҳиби ман нестай.

Он мард бо тааччуб гуфт: Чй гуна?

Усмон (р) гуфт: Оё ту аз چумлаи касоне нестай, ки Паёмбар (с) дар ҷамоате барои шумо дуо кард, ки фалон рўзро хифз намоед.

Он мард гуфт: Бале.

Усмон (р) бо як адаби накӯ гуфт: Пас барои чй ин корро анҷом медиҳай?

Он мард узр хоста, баргашт ва аз он ҷамоат хориҷ шуд.

Пас марди дуввумро ғиристанд ва ў аз Қурайш буд.

Он мард гуфт: Эй Усмон ман кушандай шумо ҳастам.

Усмон (р) гуфт: Ҳаргиз на.

Он мард гуфт: Чй гуна?

Усмон (р) гуфт: Паёмбар (с) барои шумо фалон рўз талаби мағфират намуда буд, пас шумо ҳаргиз ба рехтани хуни ноҳақ даст наҳоҳед зад<sup>1</sup>.

Он мард низ талаби истиғфор карда, баргашт ва аз он ҷамоат берун шуд.

Ҳамин тавр, Усмон (р) бо гуфтугүй ором ва заковати худ бар ҳилаву найранги тазохуротқунандагон пирўз шуд.

## **84. Усмон (р) меҳоҳад тарки хилофат қунад**

Дар як фазои пур аз ҳузну андўҳ Ибни Умар (р) назди Усмон (р), ки дар муҳосира буд, дохил шуд. Байни эшон чунин гуфтугўй доир гардид:

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Муснади осори сахоба» (27/2).

Усмон (р) бо талхӣ гуфт: Дар бораи он чӣ Муғира ибни Ахнас мегӯяд, чӣ гуфтание доред?

Ибни Умар (р) гуфт: Ў чӣ мегӯяд?

Усмон (р) гуфт: Мегӯяд, ки ин мардум (ҷамъомадагон) меҳоҳанд ту аз хилофат даст кашида ва амри хилофатро ба онҳо бигузорӣ.

Ибни Умар гуфт: Агар шумо ба гуфтаи онҳо кунед, пас дар дунё абадӣ хоҳед монд?

Усмон (р) гуфт: На.

Ибни Умар (р) гуфт: Агар шумо ба гуфтаии онҳо накунед, оё аз қатли шумо зиёдтар чизе анҷом дода метавонанд?

Усмон (р) гуфт: На.

Ибни Умар гуфт: Оё соҳиби биҳишту дӯзах ҳастанд?

Усмон (р) гуфт: На.

Ибни Умар (р) гуфт: Пас ман намехоҳам ба гуфтаи онҳо розӣ шавӣ ва ин тарзи барканор шудани ҳалифаро дар Ислом ҷори кунӣ. Ҳар вақто ки амиреро интиҳоб кунанд, пас онро бо ҳоҳиши ҳудашон барканор кунанд. Ва ҳаргиз пероҳанеро, ки Ҳудованд барои шумо пушондааст, аз тани ҳуд дур накунед<sup>1</sup>.

## 85. Мухосираи тазоҳуроткунандагон

Тазоҳуроткунандагон Усмон (р)-ро тавре мухосираи шадид намуданд, ки таому шаробро аз ў манъ карданд.

Абӯкатода (р) ва марде ҳамроҳи ў, назди Усмон (р) дохил шуда, иҷозаи ҳаҷ рафтандро пурсиданд. Ў ба онҳо иҷозат дод. Ҳангоми берун шудан, Абӯкатода Ҳасан ибни Алиро (р)-ро назди дарвоза дид. Пас ҳамроҳи ў баргашта, назди Усмон (р) омаданд.

Ҳасан (р) гуфт: Эй амирулмӯъминин, ман акнун рӯ ба рӯи шумо ҳастам ва ҳар амре доред, бифармоед.

Усмон (р) бо як виқору равиши бузургон гуфт: Эй писари бародарам ва силаи раҳм, ин гурӯҳ гайр аз ман дигар максаде надорад ва савганд ба Ҳудо, ман ҳудамро бо мӯъминон ҳимоят намекунам ва лекин мӯъминонро бо нафси ҳуд ҳимоя мекунам.

<sup>1</sup>. Ниг: «Фазоил-ус-саҳоба» (766) ва «Табақот ибни Саъд» (46/3).

Абўқатода (р) гуфт: Эй амирулмўъминин, агар амре дошта бошед, пас он амр чӣ хоҳад буд?

Усмон (р) гуфт: Бингар он уммати Муҳаммад (с) бар чи ҷамъ меоянд. Зеро Худованд уммати Муҳаммад (с)-ро ба залолат ҷамъ наҳоҳад кард. Ҳар ҷо ки ҷамоат ҳаст, ҳамроҳи он бошед.

Башшор ибни Мӯсо гуфт: Ин суханро ба Ҳаммод ибни Зайд гуфтам, ҳеле қалбаш нарм шуд ва ашк аз ҷашнонаш ҷорӣ гашта, гуфт: Худованд амирулмўъминиро раҳмат кунад. Чихилу ҷанд шабонарӯз муҳосира карда шуд ва аз ў қалимае шунида нашуд, ки барои бидъаткоре далелу ҳуҷҷат гарداد.<sup>1</sup>

## 86. Сухани ҷопасин

Бо андӯҳ ва таассуфи зиёд Абдуллоҳ ибни Салом аз ононе, ки дар ҳангоми шаҳодати Усмон (р) ҳозир буданд, пурсид, ки сухани охирини Усмон (р) дар лаҳзаи ба шаҳодат расиданаш, ҷӣ буд?

Гуфтанд: Шунидем, ки мегуфт: Эй бор Ҳудоё! Уммати Муҳаммад (с)-ро муттаҳид намо! Се маротиба ин дуоро такрор кард.

Абдуллоҳ ибни Салом (р) гуфт: Савганд ба Ҳудо, агар он замон дуо мекард, ки ҳаргиз ҷамъ наоянд, то рӯзи қиёмат ҷамъ намеомаданд.<sup>2</sup>

## 87. Усмон дар малай аъло

Гурӯҳе аз ёрони Алӣ (р) атрофи ў нишаста ба суханонаш гӯш медоданд. Ў аз Паёмбар (с) ва аз мусулмонҳои аввалин дар Ислом нақл мекард.

Онҳо дар васфи сирати поки Паёмбар (с) ва ёронаш фуру рафта буданд, ки марде аз байнашон бо меҳрубониву нармӣ ба Алӣ (р) гуфт: Аз Усмон (р) ба мо сухан бигӯ. Ҳазрати Алӣ (р) бо як меҳру муҳабbat хос нисбати Усмон (р) гуфт: Ў мардест, ки дар малай аъло Зи-н-нурайн нидо карда мешавад.

<sup>1</sup>. Ниг: «Ар-риқату вал-буқо» с.192.

<sup>2</sup>. Ниг: «Ал-муҳтазирин» аз ибни Абӯддунё (58).

## **88. Аз ҷавори Расулуллоҳ (с) ҷудо намешавам**

Ҳангоми дар муҳосира будани, Усмон ибни Аффон (р), Муғира ибни Шўъба (р) наздаш дохил шуда, ба ў гуфт:

Шумо имоми ҳамаи мо ҳастед ва ба сари шумо чунин ҳолат омадааст. Ман ба шумо се роҳ пешниҳод мекунам, яке аз онҳоро қабул намоед: Ё берун шуда бо онҳо мечангед, чунки шумо нафар ва қувваи зиёд доред ва барҳақ ҳастед ва онҳо ноҳақанд. Ва ё инки барои шумо дарвозаи дигаре барои берун шудан омода месозем ва аз баромада ба Макка меравед, зеро онҳо шуморо касе таъқиб наҳоҳад кард. Ё ба сӯи Шом меравед, зеро онҳо мардуми Шом мебошанд ва Муъовия байни онҳо аст.

Усмон (р) бо иззату каромат ва ба хотири даст наздан ба хунрезӣ ва ихтёр кардани ҳамҷовории Паёмбари Худо (с) он се пешниҳодро қабул накард.<sup>1</sup>

## **89. Инқилоби Абӯҳурайра (р)**

Чун Абӯҳурайра (р) аз муҳосираи амирулмўъминин огоҳ шуд, зуд шамшер ба даст гирифта ба назди Усмон (р) дохил шуд ва бо овози баланд гуфт: Эй амирулмўъминин, мечангем ё на?

Усмон (р) бо оромиу бурдборӣ гуфт: Эй Абӯҳурайра, оё меҳоҳед, ки ман ва ҳамаи мардум кушта шавем?

Абӯҳурайра (р) гуфт: Не.

Усмон (р) гуфт: Пас савганд ба Худо, агар мардеро ба қатл расонӣ, гӯё ин ки ҳамаи мардум кушта шудаанд.

Ин суханони амирулмўъминин Усмон (р) дар қалби Абӯҳурайра (р) ҷой гирифт ва аллангаи оташи ботини вай ором шуд ва даст ба куштор назад.<sup>2</sup>

Ҳангоме, ки Абӯҳурайра (р) ҳамроҳи Усмон (р) дар доираи муҳосира қарор дошт, ҷамъомадагону шўришиён мардеро ба қатл

---

<sup>1</sup> Ниг: Таъриху-л-хулафо (258).

<sup>2</sup> Ниг: Табақоти Ибни Саъд (51/3).

расониданд. Абўхурайра (р) гуфт: Эй амирулмўминин акнун мечангем, чунки нафаре аз моро куштанд.

Усмон (р) гуфт: Эй Абўхурайра, аз шумо меҳоҳам, ки ҳатман шамшератонро дарандозед. Онҳо қасди манро доранд ва ман мўъминонро бо нафси худ ҳимоят мекунам.

Абўхурайра (р) мегўяд: Пас шамшерамро дур андохтам ва то ҳол намедонам, ки он дар кучост.<sup>1</sup>

## 90. Усмон (р) ва суолҳои ҷамъомадагон

Гурӯҳе аз тазоҳуроткунандагон барои сарзаниши Усмон (р) аз Миср омаданд. Чун ҳабари наздик шуданашон ба Мадинаи Мунаввара, ба амирулмўминин расид, болои минбар баромада, норозигии хешро аз мардум баён намуд. Ҳамчунин ба онҳо гуфт: Кадоме аз шумо назди он ҷамъомадагон рафта мепурсад, ки чӣ бадие дар мо диданд? Ва чӣ меҳоҳанд? Инро се маротиба такрор кард, аммо касе ҷавоб надод.

Пас Алӣ ибни Абӯтолиб (р) аз ҷой барҳоста, гуфт: Ман ба назди онҳо меравам.

Усмон (р) гуфт: Шумо аз ҳама бештар ба онҳо қаробат доред ва сазовори анҷоми ин вазифаед.

Алӣ (р) назди тазоҳуркунандагон рафт. Онҳо ўро эҳтирому қадрдонӣ карданд. Алӣ (р) ба онҳо гуфт: Дар амалҳои Усмон (р) чӣ бадӣ дидед?

Онҳо гуфтанд: Китоби Худоро маҳв кардааст, ҷароғоҳонро зери ҳимояти худ гирифтааст, хешу ақориби худро соҳиби вазифа кардааст, ба Марвон дусад ҳазор додааст ва бо асҳоби Мухаммад (с) бадрафторӣ намудааст.

Усмон (р) эътиrozҳои онҳоро чунин рад намуд:

Аммо Куръон китоби Худост. Ман аз ихтилоф байни шумо тарсидам ва онро ба як ҳат тартиб додам ва боқимондаро маҳв соҳтам. Пас бо қадом қироате меҳоҳед, бихонед. Аммо дар мавриди ҷароғоҳон, савғанд ба Худо, ман онро барои ҷаҳорпоёни худ ҳимоят накардам, балки барои ҷаҳорпоёни садақа ҳимоят ва

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Ҳаёти саҳоба» (116/2).

истифода кардам, то фарбех шаванду қиммат фурӯхта шаванд, то ҳоли мискинон беҳтар гардад. Аммо дар бораи Марвон ки дусад ҳазораш додаам, пас ин байтулмолашон ҳаст, ҳар касеро бекоҳанд бар он истифода мекунанд. Аммо ин сухани онҳо, ки ба асҳоби Муҳаммад (с) бо бадӣ рафтор кардаам, ман низ монанди шумо инсон ҳастам, гоҳе ғазабнок ҳастам ва гоҳе розӣ мешавам. Ҳар касе ҳақ ё зулмеро қабул мекунад, ман ҳозир ҳастам, агар меҳоҳад интиқом бигирад ё афв намояд ва розӣ шавад.

Бо ин гуфтаҳои Усмон (р) мардуми ба шӯр омадаи Миср розӣ шуда сулҳ намуданд ва ба Мадинаи Мунаварра дохил шуданд.<sup>1</sup>

## 91. Назди мо ифтор кунед

Ноила бинти Фарофиса ҳамсари Усмон (р) бо таассуфу андӯхи зиёд аз лаҳзаҳои оҳири ҳаёти шавҳараши хикоя карда, гуфт: Чун Усмон (р) муҳосира шуд, он рӯз рӯзадор боқӣ монд ва ҳангоми наздик шудани ифтор аз онҳо оби тоза хост, лекин онҳо ба вай оби ифлосеро пешкаш карданд. Пас, он шабро бидуни таому шароб сипарӣ кард.

Чун субҳ шуд, ман аз ҳамсаъонам оби тоза гирифта назди ў (р) бурдам ва ўро аз хоб бедор карда, гуфтам: Ин оби тозаро барои шумо овардам.

Усмон (р) гуфт: Расули Худо аз бом бар ман намоён шуда, дар даст зарфе пур аз об дошт. Ў (с) гуфт: Эй Усмон бинӯш, пас нӯшидам то ин, ки сероб шудам. Баъд аз он Паёмбар (с) гуфт: Зиёдтар бинӯш, боз зиёдтар нӯшидам. Сиапс он Ҳазрат (с) фармуд: Ин қавм бар зидди ту зиёд мегарданд, пас агар бо онҳо бичангӣ, пириз ҳоҳӣ гашт ва агар ба ҳолашон бигузорӣ, назди мо ифтор ҳоҳӣ кард.

Ноила гуфт: Худи ҳамон рӯз ба назди вай дохил шуда, ўро ба шаҳодат расониданд<sup>2</sup>.

## 92. Усмон ба мӯҷоварати Расули Худо розӣ мешавад

<sup>1</sup> Ниг: «Осори саҳоба» (16/2).

<sup>2</sup> Ибни Абуосим дар «Китобус-суннат» раками (1302) (593/2) таҳиқи Албонӣ.

Райта ҳамсари мавлои Усома ибни Зайд (р) ҳикоя мекунад, ки Усома ибни Зайд (р) ҳангоми дар муҳосира будани Усмон ибни Аффон (р), маро назди ў (р) фиристода гуфт: Шумо занҳо меҳрубонтар ҳастед, назди Усмон (р) дохил шуда саломи маро ба У (р) расонда бигўед, ки ман нафарон ва маркабҳои кофӣ дорам, агар бихоҳед, дар ҷонибе аз ҳавлӣ роҳи зеризамини бароятон омода месозам, то шумо баромада, ба Макка равед. Он ҷо қавмest, ки дар амон ҳоҳед монд. Паёмбар (с) чун аз қавмаш эҳсоси хатар кард, чунин амалро иҷро намуд.

Райта назди Усмон (р) омада, пешниҳоди Усома ибни Зайд (р)-ро ба ў фахмонид.

Усмон (р) гуфт: Салому раҳмати Худоро бар ў бихон ва ба ў бигӯ: Худованд аз номи писари бародарат ба шумо ҷазои хайр дихад. Ман намехоҳам, ки макони ҳичрат ва масҷиди Расули Худоро аз ҳавфи марг тарқ намоям.

Райта ин суханони халифаро ба Усома ибни Зайд (р) расонид. Усома (р) фармуд: Вой бар ту, баргард, ман дар ў ҷуз шаҳид шудан, ҷизи дигаре намебинам.<sup>1</sup>

### 93. Хуни Усмон (р) ва қотилони ў

Як сол баъд аз вафоти Усмон ибни Аффон (р), Умра бинти Артаи Адавӣ (р) ҳамроҳи уммулмӯминин Оиша (р) сафаре ба сўи Макқаи мукаррама доштанд ва аз Мадина низ дидан намуданд. Дар Мадина Куръонеро диданд, ки дар ҳангоми куштани Усмон (р), он дар бағалаш буд. Ва аввалин қатраи хуни Усмон (р) болои ин оят ҷакида буд:

﴿فَإِنْ ءَامَّوْا بِمِثْلِ مَا ءَامَّنُتُ بِهِ فَقَدِ أَهْدَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوْ إِلَيْنَا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكُفِّرُنَّهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْأَعْلَمِ﴾

الْبَقْرَةُ: ۱۳۷

«Агар ба он чӣ шумо имон овардаед, онҳо низ имон биёваранд, ҳидоят ёфтаанд. Аммо агар рӯй бартофтанд, пас бо

<sup>1</sup> Ниг: «Ибни асокир» (411).

**ту сари хилоф доранд ва дар баробари онҳо Худо туро коғист,  
ки Ўшунаво ва доност!»**

(Сураи Бақара, ояти 137)

Умра (р) мегўяд: хеч яке аз он қотилони Усмон ба таври оддӣ  
вафот накарданд.<sup>1</sup>

#### **94. Марде аз оташ наҷот меҷӯяд**

Дар яке аз мусоғирхонаҳои диёри Шом садое баланд шуд:  
«Вой, аз оташ ҳалок шудам!» «Вой, аз оташ ҳалок шудам!»

Абӯқулоба, ки яке аз ҳофизони ҳадис мебошад, шитобон ба  
сӯи овоз рафта дид, ки марде бо дастони аз китф ва пойҳои аз бех  
бурида ва ҷашмони кӯр, рӯй ба замин афтода тақрор ба тақрор  
мегӯяд: «Вой, аз оташ ҳалок шудам!»

Абӯқулоба бо раҳму шафқат гуфт: Эй бандай Худо, ба ту чӣ  
шудааст?

Он мард бо ноумедӣ гуфт: Аз ман дур шав.

Пас ҷамъомадагон аз ўпурсиданд: Эй мард аз ҳоли худ моро  
огоҳ кун. Он мард бо қалби шикастуву маҳзун гуфт: Ман аз  
ҷумлаи қасоне ҳастам, ки рӯзи қуштани Усмон (р) ба ҳавлии ў  
даромада будам. Чун ба Усмон (р) наздик шудам, ҳамсарав овоз  
баланд кард. Ман рафта, ба ў як шалюқ задам. Усмон (р) ба ман  
бо ҷашмони пур аз ашк назар карда гуфт: Чаро чунин кардӣ?  
Худованд дасту пой туро шал ва ҷашмонатро кӯр соҳта, дохили  
оташи ҷаҳаннамат намояд. Сипас он мард нафаси амиқе гирифта  
гуфт: Пас аз дуои Усмон (р) ларзаи саҳте вуҷудамро фаро гирифт  
ваа аз он ҷо берун шуда фирор намудам, то гирифтори дуояш  
нагардам. Бо қасе сухан нағуфта ба марқаби худ савор шудам ва  
гурехтам. Чун шабона ба ин макон расидам, қасе ба ман наздик  
шуд ва маро ба ҷунонин ҳолат расонд. Савганд ба Худо,  
намедонам, ки он шаҳс инсон буд ё ҷин!? Дуои Усмон (р) қабул  
гардиду ман ба ин ҳол расидам. Савганд ба Худо, аз дуои Усмон  
(р) танҳо дохили ҷаҳаннам шуданам мондаасту ҳалос. Абӯқулоба

---

<sup>1</sup>. Имом Аҳмад дар «Ал-ғазоил» овардааст (817).

гүфт: Майл кардам, ки ўро зери пои худ кунам, аммо ба ў гүфтам:  
Дур шав, марг бар ту бод.<sup>1</sup>

## 95. Хўрда шудам рўзе ки барзагови сафед хўрда шуд

Алӣ ибни Абутолиб (р) ҳамроҳи чамъе аз ёронаш нишаста, бо  
хузну андӯҳ аз ҳаёти Усмон (р) ва муносабати мардум нисбат ба  
ў, ҳикоя мекард.

Алӣ ибни Абутолиб (р) гүфт: Оё медонед, ки масали ман ва  
шумо ва масали Усмон (р) чӣ гуна аст? Монанди масали се  
барзагов ва як шере, ки дар бешае мезистанд. Яке сиёҳу дуюмӣ  
сафед ва саввумӣ сурх буданд. Шер ба онҳо зараре расонида  
наметавонист, зеро онҳо дар иттиҳоду якчоягӣ нерӯманд буданд.  
Аз ин рӯ, шер ба барзагови сиёҳу сурх гуфтааст: Агар гови сафед  
набошад, касе ба ин бешазори мо роҳ намеёбад, зеро ранги он  
сафеду намоён аст. Чӣ мешавад, ки маро бигзоред, то ўро бихӯрам  
ва марғзор аз он холӣ кунам ва касе ба мо халал нарасонад. Ҳар ду  
иҷозат доданд ва шер барзагови сафедро хўрд. Муддате чанд  
нагузашта буд, ки шер ба гови сурх гүфт: Касеро ба ин марғзори  
мо ҷуз ин гови сиёҳ роҳнамой намекунад, зеро ранги ў машҳур аст  
ва ранги ману ту машҳур нест, агар иҷозат дихӣ, онро хўрам ва  
бешазор ба ҳардуямон монад. Гови сурх гүфт: Ба шумо иҷозат  
медиҳам. Шер он барзагови сиёҳро низ хўрд. Пас аз чанд муддате  
шер ба барзагови сурх гүфт: Ман шуморо меҳӯрам. Гови сурх  
гуфт: Маро бигзор, то се маротиба фарёд занам. Шер гүфт: Нидо  
кун. Пас он гови фарёд зада гүфт: Огоҳ бошед! Ман рўзе хўрда  
шудам, ки барзагови сафед хўрда шуда буд. Ва ин нидоро се  
маротиба тақрор кард.<sup>2</sup>

## 96. Баракати Усмон (р)

Абӯхурайра (р) бо мардум нишаста аз ҳоли худ ҳикоя  
мекард. Ў бо хузну андӯҳ гүфт: Дар Ислом се мусибате ба сари

---

<sup>1</sup>. Ниг: «Ар-риқату вал-буқо (195).

<sup>2</sup>. Ниг: «Ториихи Мадина» (123/4).

ман омад, ки мисли он надида будам. Аввалин мусибат, марги Паёмбар (с) буд, ки ман дўсти хурдсоли эшон будам. Дуввум, қатли Усмон (р). Ва саввум «Мизвад» (зарфе, ки таом ва дигар чизҳо гузошта мешавад). Гуфтанд: Мизвад чист? Гуфт: Ҳамроҳи Расули Худо (с) дар сафаре будам. Ў (с) гуфт: Эй Абухурайра бо худ чизе доред? Гуфтам: Дар мизвади ҳамроҳи худ хурмо дорам. Паёмбар (с) гуфт: Онро биёр. Чн онро ба наздаш овардам, дар он дуо хонда гуфт: Даҳ нафарро садо кун. Даҳ нафар омада хўрда сер шуданд. Ба ҳамин шакл ҳамай лашкар аз он хурмо хурда сер карданд ва хурмо дар он зарф бокӣ монд. Он Ҳазрат (с) фармуданд: Эй Абухурайра! Агар хоҳед, ки аз он чизе гиред, пас дастатонро дохил намуда, сарпӯши онро нагиред. Абўхурайра (р) мегўяд: Аз он зарф то охири ҳаёти Паёмбар (с) хўрдам. Дар замони Абўбакру Умар ва даврони хилофати Усмон (р) низ, то ба шаҳодат расиданаш аз он зарф хўрдам. Ҳангоме ки Усмон (р) шаҳид шуд, баракат бардошта шуд ва ҳама дороиҳои хонаамро ҳамроҳи он зарф дуздиданд<sup>1</sup>.

## 97. Ҳалифаи Худо ва уштури Худо

Мардоне аз аҳли Мадина аз Абўмуслими Ҳавлонӣ (р), ки ҳамроҳи Муовия (р) дар Димишқ буд, дидор намуданд.

Абўмуслим (р) ба онҳо гуфт: Оё аз назди бародаронатон аз аҳли Ҳичр (диёри қавми Самуд) гузаштед. Гуфтанд: Бале. Абўмуслим гуфт: Дидед, ки Худованд бо онҳо чӣ кард? Гуфтанд: Худованд ба сабаби гуноҳонашон ба онҳо чунин кард. Абўмуслим гуфт: Пас ман шаҳодат медиҳам, ки шумо низ назди Худованд монанди онҳо ҳастед.

Пас аз хориҷ шудани Абўмуслими Ҳавлонӣ (р), Муовия (р) наздашон дохил шуд. Онҳо ба Муовия (р) гуфтанд: Моро ин мўйсафеде, ки аз назди шумо берун шуд ранҷонд. Пас Муовия (р) нафаре фиристод, то ўро пас хонданд.

Муовия (р) гуфт: Эй Абўмуслим, ба шумо ва писарони бародарат чӣ шудааст? Абўмуслим (р) гуфт: Ба онҳо гуфтам: Ҳоли бародаронатон аз аҳли Ҳичрро дидед? Гуфтанд: Бале. Гуфтам:

<sup>1</sup>. Ниг: «Далоил-ун-нубуваҳ» аз Байҳақи (110/6).

Дидед, ки Худо бо онҳо чӣ кард? Гуфтанд: Худованд ба сабаби гуноҳонашон ба онҳо чунин кард. Гуфтам: Пас ман шаҳодат медиҳам, ки шумо низ назди Худованд монанди онҳо ҳастед.

Муовия (р) гуфт: Чӣ гуна, эй Абӯмуслим?

Абумўслим (р) гуфт: Онҳо шутури Худоро күштанд ва шумо халифаи Худоро күштед. Ва ман шаҳодат медиҳам, ки халифаи Худо беҳтар аз уштури Худост.

## 98. Усмони (р) шаҳид аст

Дар шаҳри Куфа мардум ба гуфтани ҳар навъ суханҳои гуногун шурӯй намуданд. Аз он ҷумла дар бораи Усмон (р). Марде аз миёни онҳо барҳоста, бо овози баланд гуфт: Шаҳодат медиҳам, ки Усмон ибни Аффон (р) шаҳид шудааст. Омилон ўро дошта, назди халифа - ҳазрати Алӣ (р) бурда гуфтанд: Агар аз күштани касе боздошта намешудем, ин мардро мекуштем. Зоро ўдаъво дорад, ки Усмон (р) шаҳид шудааст.

Он мард ба Алӣ (р) гуфт: Шумо шаҳодат медиҳед, ки ў шаҳид аст. Ба ёд доред, ки ман назди Паёмбар (с) рафта, аз он Ҳазрат (с) ҷизе талбидам. Ў (с) ба ман ато кард. Назди Абӯбакр, Умар ва Усмон (р) рафтам ва аз онҳо низ талбидам. Онҳо низ ато карданд.

Он мард суханашро идома дода гуфт: Назди Паёмбар (с) рафта гуфтам: Эй Расули Худо (с), назди Худованд барои ман дуо кунед, то ба ман баракат дихад.

Паёмбар (с) гуфт: Чӣ гуна ба шумо баракат намедиҳад, дар ҳоле ки Набию Сиддиқ ва ду шаҳид ба шумо ато карданд. (Ва ин суханро се бор тақрор кард)<sup>1</sup>.

Ҳазрати Алӣ (р) суханони он мардро тасдиқ намуда, ба он шаҳодат дод ва мардумро аз гуфтани суханони бад нисбати хулафо манъ намуд.<sup>2</sup>

## 99. Рафиқи Паёмбар (с) дар ҷаннат

<sup>1</sup>. Абуяъло дар Муснади (176/3), Ҳайсамӣ дар «Маҷмаъуз-завоид» (93/9), ва гуфтааст: ривояти Абуяъло ва риҷолаш саҳех мебошад.

<sup>2</sup>. Ниг: «Канзул-уммол» (36103)

Паёмбар (с) бо ҷамъе аз ёронаш нишаста, аз ҷаннат ва аҳли он ва анбиёу ҳурони биҳиштӣ сухан мегуфт. Баъд аз он Паёмбар (с) аз ёрони паёмбарон сухан карда бо ҷеҳраи қушода гуфт: «Барои ҳар набӣ рафиқе аст ва рафиқи ман (дар ҷаннат) Усмон аст»<sup>1</sup>.

## 100. Усмон (р) аз хотироташ мегӯяд

Рӯзе Убайдуллоҳ ибни Адӣ ибни Хиёр пеши Усмон (р) нишаста аз хотироти хеш ёд мекарданд. Усмон (р) ба ў гуфт: Эй бародарзода, оё Паёмбар (с)-ро дар ҳаёташ дидай? Убайдуллоҳ гуфт: На, валекин илми он Ҳазрат (с) ба шакли холис ва беолоиш ба ман расидааст. Усмон (р) ба ягонагии Ҳудо ва нубуввати Паёмбараши шаҳодат дода, гуфт: Ҳароина, Ҳудованд (ҷ) Муҳаммад (с)-ро бар ҳақ фиристод. Ман аз ҷумлаи ононе будам, ки даъвати Илоҳӣ ва Паёмбарию ўро қабул намуда, ба рисолаташ имон овардам. Ду маротиба ҳичрат намудам ва ду бор ба домодии Паёмбар (с) ноил гаштам ва бо Расули Ҳудо (с) байъат намудам. Савганд ба Ҳудо, то он даме, ки дар қайди ҳаёт буд, ба он Ҳазрат (с) нофармонӣ ва хиёнат накардаам.<sup>2</sup>

## 101. Даҳ амали неки Усмон (р)

Замоне ки Усмон (р) дар муҳосира буд, Абӯсаври Фаҳмӣ ба наздаш дохил шуда, аз ҳоли ҳалифаи мусулмонон ҳабар мегирифт.

Усмон (р) ба ў гуфт: Даҳ амали ҳайро барои шафоати худ назди Ҳудованд захира кардаам: Ман ҷаҳорумин шаҳс дар Ислом ҳастам. Лашкари усраро (пурмашақат)-ро таҷхизу омода соҳтам. Паёмбар (с) духтарашро ба никоҳи ман даровард ва чун фавтид,

<sup>1</sup>. Тирмизӣ (3698) ва гуфтааст: иснодаш қавви нест ва он мунқатеъ аст.

<sup>2</sup> Ҳайсами дар «маҷмаъуз-зовоид» (91/9) зикр карда гуфтааст: ровиёни он саҳех ҳастанд.

дуввумашро низ ба никоҳам даровард. Ҳаргиз талаби сарвату орзуи онро накардаам. Аз замоне, ки бо Паёмбар (с) байъат намудам, дасти ростамро дар фарҷам нагузошатаам. Аз замоне, ки Ислом овардам, ҳар рӯзи чумъа ғуломеро озод мекардам, магар он чумъяе, ки моле надоштам, рӯзи баъдияш озод мекардам. На дар замони ҷоҳилията ва на дар Ислом, зино ё дуздие накардаам. Ва Қуръонро мутобиқ бар замони Расули Худо (с) ҷамъ намудаам.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Торихи Ҳулофа, с. 258-259 ва «Мамаъуз-завоид» аз Ҳайсамӣ (89/9).

## **Мундариҷа**

Пешгуфттор	3
Ислом овардани Усмон (р)	4
Издивоҷи Усмон (р)	5
Некӯтарин зан ва шавҳар	5
Ҳичрати Усмон (р) ба сӯи Ҳабаша	6
Фитнаи Наҷошӣ	6
Издивоҷи Усмон (р) бо Умми Кулсум	7
Агар назди мо духтари саввум мебуд, ҳароина	
ӯро ҳам ба никоҳи шумо медаровардем	7
Монанди Паёмбар (с) дар ахлоқ	8
Марде, ки малоика аз ў шарм медоранд	8
Аз Усмон розӣ шудам	8
Усмон (р) ва яхудии соҳиби чоҳ	10
Усмон (р) дар ҷаннат аст	11
Лашкари машаққатбор	12
Пайравӣ аз Усмон (р) намоед	12
Шиддат ёфтани мушкилот	13
Ҳамсари Усмон (р) дар ҷаннат	14
Паёмбар (с) дасташро барои Усмон (р) мениҳад	14
Соҳиби ду нур	15
Устувор бош, эй кӯҳи Ухуд	15
Соҳиби динорҳо	16
Марде аз аҳли ҷаннат	16
Усмон амири ҳар ҷабрдидае аст	16
Марде аз Усмон (р) амон металабад	17
Пероҳани худоро аз худ дур макун	17
Каромати Усмон (р) бар Ҳудо ва Расулаш (с)	18
Пешгом дар хайр ва кушодтар кардани масҷид	18
Паймони Расули Ҳудо (с) барои Усмон (р)	19
Усмон (р) ва тоҷирон	19
Маҳфили арӯсии Усмон (р) дар ҷаннат	20
Ғулом аз Усмон (р) қасос мегирад	21
Беморбинии Усмон (р)	21
Либоси ҳалифа	21
Усмон (р) бар болои қабр мегирияд	22

Усмон (р) ва Ибни Масъуд (р)	22
Заковати Усмон (р)	23
Наҷоти ин уммат дар чист?	23
Усмон (р) ёронашро аз худаш бартгар мешуморад	24
Васияти Сиддиқ (р)	25
Шахси қотил	25
Шайх ва писарбача	26
Ашки нағомат	27
Зани талоқшударо танҳо никоҳи аслӣ намоед	27
Усмон (р) бекор соҳтани муомиларо рад менамояд	28
Усмон (р) ва Абӯзар (р)	28
Фаросати Усмон (р)	29
Усмон (р) ва фатҳи Африқо	29
Марде меҳоҷад, ки Усмон (р)-ро ба қатл расонад	30
Усмон (р) ва соҳиби замин	31
Нигини Паёмбар (с)	31
Тақвои Усмон (р)	31
Риояи адаб дар баробари номи Паёмбар (с)	32
Усмон (р) ва ибни Авғ (р)	32
Хоккории Усмон (р)	33
Усмон (р) барои чӣ ҳандид	34
Эй соҳибони мол, ҳама ҳайр бо шумост	34
Шиканандай асо	35
Марде аз Усмон (р) мепурсад	35
Се нафар аз Курайш	36
Ҳаёни Усмон (р)	37
Зани тӯҳматшуда	37
Ҳаққи Усмон (р) бар Ибни Умар (р)	39
Шафоати Усмон (р) дар рӯзи қиёмат	39
Маҳфили аруси	39
Саховати Усмон (р) ва муруввати Талҳа (р)	39
Муҳаббати шӯро	40
Писарбачаи дузд	40
Ҳадаяи тифли навзод	41
Хавғ аз Худованд (ҷ)	41
Шаробнӯш	41
Тавозӯи Усмон (р)	42
Ниҳолшинонии Усмон (р)	42

Гурӯҳи пайрав аз Мусайлама	42
Бузургдошти амаки Паёмбар (с)	43
Усмон (р) назди ахли китоб	43
Усмон (р) ва моли Утба	44
Марде дар бораи Усмон (р) мунозира мекунад	44
Хитоби Усмон (р) ба ёрони худ	45
Байни Умар (р) ва Усмон (р)	45
Алӣ (р) Усмон (р)-ро об менӯшонад	46
Васияти Усмон (р)	46
Усмон (р)-ро накушед!	46
Усмон (р)-ро дашном надихед!	47
Гуфтугӯй оромона бо тазохуроткунандагон	48
Усмон (р) меҳоҷад тарки хилофат кунад	48
Мухосираи тазохуроткунандагон	49
Сухани вопасин	49
Усмон дар малаи аъло	50
Аз ҷавори Расулуллоҳ (с) ҷудо намешавам	50
Инқилоби Абӯҳурайра (р)	51
Усмон (р) ва суолҳои ҷамъомадагон	51
Назди мо ифтор кунед	52
Усмон ба мӯҷоварати Расули Худо розӣ мешавад	53
Хуни Усмон (р) ва қотилони ў	54
Марде аз оташ начот мечӯяд	54
Хурда шудам, рӯзе ки барзагови сафед хурда шуд	55
Баракати Усмон (р)	56
Халифаи Худо ва уштури Худо	57
Усмони (р) шаҳид аст	57
Рафиқи Паёмбар (с) дар ҷаннат	58
Усмон (р) аз хотироташ мегӯяд	59
Даҳ амали неки Усмон (р)	59

КИТОБХОЕ, КИ АЗ ТАРҔУМОНИ ИН КИТОБ  
ТО БА ҲОЛ ТАРҔУМА,  
БАРГАРДОН ВА ТАХИЯ ШУДААСТ:

1. Саду як кисса аз ҳаёти Мухаммад (с);
2. Саду як кисса аз ҳаёти Абўбакри Сиддик (р);
3. Саду як кисса аз ҳаёти Умар (р);
4. Саду як кисса аз ҳаёти Усмон (р);
5. Саду як кисса аз ҳаёти Алӣ (р);
6. Саду як кисса аз ҳаёти Умар ибни Абдулазиз (р);
7. Тафсири муҳтасари Хатлонӣ дар се ҷилд;
8. Таърихи хулафои рошидин: Абўбакр (р) ва Умар (р);
9. Таърихи хулафои рошидин: Усмон (р) ва Алӣ (р);
10. Шинохт ва макоми Саҳоба (р) дар Ислом;
11. Оиша - пешвои бонувони мӯъмин ва дӯстдоштатарин; ҳамсари Паёмбари Парвардигори оламин;
12. Панҷоҳ амале, ки шарият занонро аз он боз медорад;
13. Бонувони хонадони нубувват;
14. Аниси занони покдоман;
15. Даҳ ёри биҳишт;
16. Ҷӣ бояд кард, то ҳамсарат туро дӯст дорад;
17. Бисту панҷ суол аз неъмат ва азоби қабр;
18. Ҳазор ҳикмат;
19. Лаънатшудагон дар ҳадисҳои набавӣ;
20. Моҳи Рамазон, истиқбол ва бузургдошти он;
21. Одоб ва хусусиятҳои моҳи Рамазон;
22. Фазилати шаби Қадр ва даҳаи оҳирои моҳи Рамазон;
23. Амирулмӯъминин Ҳасан ибни Алӣ ибни Абӯтолиб (р) шахсият ва аспи ў;
24. Кудаконе дар атрофи Паёмбар (с);
25. Ҳушбахттарин зан дар олам;
26. Луълуъ ва марҷон аҳодиси муштараки Саҳехи Бухорӣ ва Муслим;
27. Зиндагиномаи Имомон;
28. Шарҳи ақидаи ахли суннат ва ҷамоат;
29. Биҳишт;
30. Сирати комили Ҳусайн (р), аз вилодат то шаҳодат.

## **Ҳадафи Бунёди ҷамъиятии «Васатият»**

*Бунёди ҷамъиятии «Васатият» мутобиқи  
қонунгузории амалқунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон  
фаъолияти худро ба роҳ монда, ҳадафҳои асосии он  
иборатанд аз:*

-Баланд бардоштани савияи илмию фар-ҳангии миллати тоҷик.

-Таҳқиқ ва пажуҳиши таърих ва тамаддуни шарқӣ бо услубҳои тоза ва замонавӣ.

-Расонидани аҳкоми дини мубини Ислом тавассути китобҳои пурмуҳтаво ва асил дар партави **Қуръон ва Суннат** ва тибқи мазҳаби **Имоми Аъзам Абӯҳанифа** (р).

-Муттаҳидсозии тамоми мардуми Тоҷикистони азиз новобаста аз миллату нажод дар атрофи **қонун ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**.

-Хидмати содиқона ба миллат ва давлати қуҳанбунёди тоҷик ва зиддият бо ҳар гуна ихтилоф ва зуҳуроти номатлуб.

-Нашри китобҳои асилу нобе, ки аз гузаш-тагони солеҳамон ба мо расидааст.

*Албатта имони комил ва яқин дорем, ки бо ёрии Ҳудованд ба ин ҳадафҳо муваф-фақ ҳоҳем шуд. Аз ин хотир ҳамагонро ба хондани чунин китобҳо тавсия менамоем, то аз ҳар гуна инҳирофот ва қаҷравӣ со-лим бошем ва обурӯю эътибори миллати азизамонро ҳифз намуда, парчами давлати соҳибистиколамонро боз ҳам баландтар бардорем.*

*Раёсати Бунёди ҷамъиятии «Васатият»*

## **Варақаи иртибот байни хонанда ва ношири**

### **АССАЛОМУ АЛАЙКУМ ВА РАҲМАТУЛЛОҲИ ВА БАРАҚОТУҲУ.**

Хонандаи гиромӣ, ҳоҳишмандем саволномаи зеринро бо ҷавобҳои дақик пур созед. Ин саҳифаро бурида ба нишонии электронии мо ирсол намоед ва як китоби тозабанашрасида моро ройгон дарёфт ҳоҳед кард.

Ному насаб: \_\_\_\_\_

Вазифа: \_\_\_\_\_

Маълумот: \_\_\_\_\_

Суроға: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**- Дар бораи ин китоб \_\_\_\_\_**

(номи китоб)

**аз кӯҷо ҳабардор шудед?**

- a) аз китобхона
- б) аз рафиқон
- в) аз эълону реклама
- г) аз намоишгоҳ

**- Ин китобро аз кӯҷо ҳаридед?**

Номи китобхона, намоишгоҳ ё фурӯшгоҳ\_\_\_\_\_

Назари шумо дар бораи услуби китоб

- а) оддӣ
- б) хуб
- в) олий

(лутфандар тавзеҳ бидиҳед, барои чӣ?) \_\_\_\_\_

---

**- Назари шумо дар бораи сифати китоб:**

- а) оддӣ
- б) хуб
- в) олий

(лутфандар тавзеҳ бидиҳед, барои чӣ?) \_\_\_\_\_

---

**- Назари шумо дар бораи нархи китоб:**

- а) арzon
- б) муносиб
- в) гарон

(лутфандар тавзеҳ бидиҳед, барои чӣ?) \_\_\_\_\_

- Дар оянда дар кадом мавзўъҳо китоб хондан меҳоҳед?

---

---

---

Ин китоб шояд аз хатогиҳои лафзию техникӣ орӣ набошад. Агар шумо дар он сахву хатое мушоҳида намудед, лутған дар ҷадвали зерин қайд намоед. Назари шуморо ҳатман дар чопҳои оянда ба инобат ҳоҳем гирифт.

Почта электронной:  
wasatiyat@mail.ru  
fund-wasatiyat@yandex.ru  
Quron-khatloni@yandex.ru  
iqbolkawthar@hotmail.com

Аз мүкотиба ва ҳамкориатон миннатдорем.

*Идораи Бунёди ҷамъиятии «Васатият»*

# ١٠٠ قصة و قصة من حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه

ترجمة: محمد اقبال صدر الدين